

АНВОРИ ДОНИШ



E-mail: anvor.donish@kgu.tj Нашрияи Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ*
www.kgu.tj №10 (275) 27-уми юни соли 2018, чоршанбе (оғози нашр: соли 1994)

Рӯзи Ваҳдати Миллӣ Муборак, Ҳамватанони Азиз!



Мо ҳама якҷо аз имтиҳони сангини таърих бо матонату сарбаландӣ гузаштем. Яъне вазифаҳои асосиро, ки дар Иҷлосияи 16-уми Шӯрои Олии мамлакат муайян гардида буданд, бо вучуди ҳама монеаву мушкилот дар амал тадбиқ намудем: як миллион гурезаҳои иҷбориро ба Ватан баргардонидем, созишномаи сулҳро ба имзо расонидем, фаъолияти тамоми шоҳаҳои фалаҷгардидаи ҳокимияти давлатӣ, тартиботи ҳуқуқӣ ва волеияти қонунро барқарор намудем ва роҳи бунёдкориву созандагиро пеш гирифтём.

Маҳз дар заминаи қарорҳои қабулнамудаи иҷлосияи мазкур вазифаҳои муҳими ояндасоз, пеш аз ҳама барқарор кардани харобаҳои ҷанг, баррасӣ ва қабули рамзҳои давлати соҳибистиқлол, ҷорӣ намудани муносибатҳои нави сиёсӣ ва иқтисодӣ ва намуву фарҳангӣ, зина ба зина ҳаллу фасл гардидаанд.

Эмомалӣ РАҲМОН

197 ВАКИЛИ ТАЪРИХӢ ДАР
ИҶЛОСИЯИ ТАЪРИХӢ



ВАҲДАТИ МИЛЛӢ -
АРЗИШМАНДТАРИН
ДАСТОВАРД



ГУФТОРҶО ДАР БОРАИ
ИҶЛОСИЯИ XVI



ЧАНД ҲИҚМАТ АЗ
"ПИРӮЗИНОМА"-И
АБӮАЛИ ИБНИ СИНО


ОМУЗГОРИ ФИДОӢ ВА
ИНСОНИ ПОКСИРИШТ



АКСИЯИ
«ДОНИШГОҶИ МАН»



ДАРГУЗАШТИ АКАДЕМИК
РАҶИМ МАСОВ



БОРИ АВВАЛ ОЛИМИ ТОҶИК СОҶИБИ МЕДАЛИ ТИЛЛОИ НАМОИШГОҶИ КИТОБҶОИ БАЙНАЛХАЛҚИИ ПАРИЖ "LIVRE PARIS-2018" ГАРДИД!



Китоби "Истилоҳоти ҳуқуқ ва вижагиҳои лингвистии онҳо" ("Юридические термины и их лингвистические особенности")-и доктори илмҳои филологӣ, профессор, академики Академияи табиатшиносии Федератсияи Россия, асосгузори юрислингвистикаи тоҷик Туграл Шокиров бо назардошти муҳимият ва аҳамияти илмию педагогӣ дар Намоишгоҳи китобҳои байналхалқии Париж "LIVRE PARIS-2018" соҳиби медали тилло гар-

дид. Намоишгоҳи китобҳои байналхалқии Париж ҳамасола доир гардида, Туграл Шокиров аввалин олимпест, ки бо чунин ҷоиза сарфароз мегардад.

Тавре академик Туграл Шокиров ба х а б а р н и г о р и АМИТ "Ховар" изҳор дошт, дар асар мазкур хусусиятҳои истилоҳоти ҳуқуқ аз лиҳози луғавию маъноӣ ва сохторию мантиқӣ аз замони қадим то имрӯз таҳқиқ шуда, он метавонад ба густариши асосҳои методологияи истилоҳши-

носии тоҷик мусоидат кунад. Ба гуфтаи Туграл Шокиров, асари илмию "Истилоҳоти ҳуқуқ ва вижагиҳои лингвистии онҳо" аввал дар намоишгоҳи китобҳо, ки сентябри соли 2017 дар Москва ва октябри соли 2017 дар Франкфурти лаби Майн доир шуда буданд, соҳиби ҷоиза гардида, сипас ба Намоишгоҳи китобҳои байналхалқии Париж роҳ ёфт.

"Маросими ҷоизасупорӣ 15 март соли равон баргузор гар-

дид, мутаассифона, ман дар он иштирок надоштам. Рӯзҳои наздик ният дорам, ки барои гирифтани медали тилло ва диплом ба шаҳри Париж сафар намоям. "Истилоҳоти ҳуқуқ ва вижагиҳои лингвистии онҳо" китоби 24-уми ман буда, бо забони русӣ таълиф гардидааст. Ният дорам, ки онро то ҷашни Истиқлолияти давлатӣ ба забони тоҷикӣ баргардон кунам", - гуфт академик.

Мавриди зикр аст, ки дар давраи соҳибистиқлолии кишвар аз ҷониби олимони соҳаи забоншиносӣ таҳияи луғатҳои истилоҳотӣ ва соҳавии гуногунҷаҷм, асарҳои илмию тадқиқотӣ, китобҳои дарсӣ бо сабки нав бар пояи дастовардҳои навини илмӣ ба рушди илми забоншиносии тоҷик замина гузоштанд.

Академик Туграл Шокиров аз зумраи олимоне, ки асарҳои асосан ба масъалаҳои забон, адабиёт, таърих, сиёсатшиносӣ, маданиятшиносӣ, услубшиносӣ, истилоҳоту луғатшиносӣ, аломатҳои китобати забони тоҷикӣ бахшида шуда, соҳиби чандин ҷоизаву дипломи гардидааст. Ҷамъамон мавсуф асосгузори юрислингвистикаи тоҷик буда, роҷеъ ба юрислингвистика ва лингвоюрислика тадқиқоти арзишманд анҷом додааст.

АМИТ "Ховар"

• Шеърӣ рӯз



Муҳаммад ҶОИБ,
Шоирӣ халқии Тоҷикистон

ИҶЛОСИЯИ XVI

Нигаҳҳо дар камони дидаҳо чун тирҳо хуфта,
Ҷама дар лавҳи маҷлисгоҳ чун тасвирҳо хуфта.
Намечунбад касе дар ҷой, ҳайкалгаштаро монад,
Зи хоби ин ҷама тақдирҳо тадбирҳо хуфта.
Нафасҳо дар гулуҳо баставу овозҳо бандӣ,
Ғам озод асту мемонад ба зиндони фараҳмандӣ.
Зи тарҳи рӯйҳои рангканда метавон бишнохт,
Базӯр аз ҳамдигар раштию кӯлобию хучандӣ.
Наҳоҳад дидани дидори гармиро ягон сардӣ,
Ба сарсабзӣ бисӯзад чашми рашколудааш зардӣ.
Намемонад бадӣ, некӣ ниҳад по дар қадамҷояш,
Камонмардӣ намехоҳад, ки ҷо ёбад ҷавонмардӣ.
Дар ин ҷо марг гӯё зиндагониро нигаҳбон аст,
Ҷама шодӣ ғамолуду ҷама дидор ҳичрон аст.
Касе дар шишаи чашме наҳоҳад акси худ дидан,
Дар ин дидан фуребу ростию дарду дармон аст.
Фишор аз ҳар тараф, аз ҳар тараф таҳдиди марговар,
Надорад одаме бар одиме дар рӯзи бад бовар.
Сиёсат бозии бисёр душвор аст, осон нест,
Ҷавоби пурсиши бозингаронро додани бовар.
Ҷавоби он ҷама додӣ, зи бедорӣ суҳан гуфтӣ,
Зи ҳифзи ҳастии миллат, зи тақдири Ватан гуфтӣ.
Раҳи ҳастии бе халқу диёрам ҷодаи марг аст,
Фидо созам дар ин раҳ, лозим ояд, ҷони ман, гуфтӣ.
Шавад то мушқил осон, рӯ ба даргоҳи Худо кардӣ,
Ливои мулки худро гиря карда, бӯсаҳо кардӣ.
На танҳо хешро, бегонаро ҳам ошно кардӣ,
Ҷалолат бод, дар аҳдат вафо, қарзат адо кардӣ.

ТАҚДИМИ ИДРОРПУЛИИ РЕКТОР

Бо фармони ректори донишгоҳ доктори илми физика ва математика, профессор, Узви вобастаи АИ ҶТ Абдулло Ҷабибулло донишҷӯёни зерини факултаҳои донишгоҳ, ки бо баҳои хубу аъло таҳсил намуда, дар қорҳои ҷамъиятӣ фаъолона ширкат варзиданд, ба идрорпулии "Ректори донишгоҳ", ки ба 150 сомонӣ баробар аст, сарфароз гардонида шуданд:

1. Асроров Алишер, донишҷӯи соли 3-уми ихтисоси физика

ва математика;

2. Холматов Фариддун, донишҷӯи соли 3-уми ихтисоси информатика;

3. Бобозода Кароматулло, донишҷӯи соли 2-уми ихтисоси забоншиносӣ ва технологияи нави иттилоотӣ;

4. Қурбонзода Кароматулло, донишҷӯи соли 4-уми ихтисоси тарбияи ҷисмонӣ ва ОДХ;

5. Мастоина Темур, донишҷӯи соли 2-уми ихтисоси забон ва

адабиёти рус;

6. Саидов Азизҷон, донишҷӯи соли 2-уми ихтисоси сайёҳат ва меҳмондорӣ;

7. Ҳақимов Ҷамаҳон, донишҷӯи соли 2-уми ихтисоси молия ва қарз;

8. Шарифов Бедилҷон, донишҷӯи соли 2-уми ихтисоси иқтисодиёт ва идора дар қорхона;

9. Ҷумаҳони Саидшо, донишҷӯи соли 3-уми ихтисоси таърих ва ҳуқуқ.

МАРКАЗИ ТАЪЛИМИИ ИБТИДОИИ КАСБИИ НАЗДИ ДОНИШГОҶ ЭЪЛОН МЕКУНАД!

Муассисаи давлатии таълимии Маркази таълимии ибтидоии касбии назди Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ дар ноҳияи Мӯъминобод қабули докталабонро барои соли таҳсили 2018-2019 аз рӯи ихтисосҳои зерин ба таври шартномавӣ эълон менамояд:

1. Системаи компютерӣ ва Интернет-технология, баъди хатми синфи 9, муҳлати таҳсил 2 сол;

2. Ҳисобдор (бо донишҷӯи компютер) - баъди хатми синфи 9, муҳлати таҳсил 2 сол;

3. Монтери барқӣ оид ба таъмир ва хизматрасонии таҷҳизоти барқӣ, баъди хатми синфи 9, муҳлати таҳсил 2 сол;

4. Либосдӯз (либосҳои миллӣ), баъди хатми синфи 9, муҳлати таҳсил 2 сол;

5. Занбӯриасалпарвар-баъди хатми МТМУ, муҳлати таҳсил 1

сол;

6. Дӯзанда (либосҳои миллӣ), баъди хатми МТМУ, муҳлати таҳсил 1 сол;

7. Кафшергари газию барқӣ-баъди хатми синфи 9, муҳлати таҳсил 2 сол;

8. Бойторӣ-баъди хатми синфи 9, муҳлати таҳсил 2 сол;

Ба муассиса ҷавонони аз сини 16 то 30 сола қабул карда мешаванд. Қабули ҳуҷҷатҳо аз 1-июл то 31-август соли 2018 давом меёбад.

Эзоҳ: Довталабоне, ки баъди хатми синфи 9-ум дохил шуда, муассисаи номбурдаро хатм мекунад, ба онҳо дипломи таҳассусӣ ва шаҳодатномаи хатми синфи 11 дода мешавад. Довта-



лабоне, ки баъди МТМУ дохил шуда, муассисаи номбурдаро хатм мекунад, ба онҳо дипломи таҳассусӣ дода мешавад.

Сурога: виллояти Хатлон, ноҳияи Мӯъминобод, ҷамоати деҳоти Деҳи Баланд, деҳаи Файзобод

Комиссияи қабул:
Телефон: 987-79-68-63

ЧОР ҶИКМАТ

ҶИКМАТИ ЯКУМ

Духтаре ба назди қозӣ рафта шикоят кард, ки дӯстписараш ба ӯ таҷовуз кардааст. Қозӣ дастур дод, то ришта ва сӯзане биоваранд. Ришта дар дасти қозӣ ва сӯзан дар дасти духтар дод. Қозӣ ба осонӣ риштаро вориди сӯзан кард. Сипас, қозӣ риштаро ба духтар дод ва сӯзанро дар дасти худ гирифт. Ҷар гоҳе, ки духтар мехост риштаро вориди сӯзан кунад, қозӣ сӯзанро тақон медуод монез мешуд ва ришта аз суроҳии сӯзан намегузашт.

Қозӣ аз духтар пурсид:

- Чаро риштаро вориди сӯзан намекуни?

Духтар гуфт:

- Охир шумо намегузоед.

Қозӣ гуфт:

- Хуб, ту ҳам намегузошти, шояд чунин ҳолат ба сарат намеояд.

Мантиқ: Дар аксари чунин амалҳои зишт сабабгори асосиашон худи духтарҳо мебошанд. Қурпачаро, ки партофтед, хатман болояш менишинанд.

ҶИКМАТИ ДУЮМ

Аз пирамарде пурсидам:

- Чӣ гуна тавонистед, бо як ҳамсар, зиёда аз 50 сол зиндагӣ кунед?

Гуфт:

- Мо дар замоне таваллуд шуда ба воя расидем, ки чизҳои шикастаро намепартофтанд, балки таъмир мекарданд.

ҶИКМАТИ СЕЮМ

Аз ҷавоне пурсиданд, ки қадом дардро таҳамулаш саҳт аст?

- Ҷавон гуфт:

- Таҳамули дарди дандон ва доштани зани бадро.

Пирамарде матлабро шунид ва дар ҷавоб гуфт:

- Дандонро метавон барқанд ва занро метавон талоқ дод. Аз ҷама дарди саҳт дарди чашму доштани фарзанди бад аст, зеро чун чашм дард кард, наметавон ӯро ҷудо кунем, агар фарзанд кори баде кард, наметавонем ӯро аз худ дур кунем!

ҶИКМАТИ ЧОРУМ

Рӯзе назди Расули Ақрам навҷавоне омаду гуфт:

- Ё фиристодаи Худо! Падаре дарам пир ва модаре залил. Коре пеш омадааст. Падарам меғӯяд:

- Агар бикунӣ, оқи ду дунёят мекунам. Дар муқобил модарам меғӯяд:

- Агар он корро ба иҷро нарасонӣ, ман ҳам оқат мекунам!

Ҳоло ки дар байни ин муаммо мондаам, чӣ кор кунам, зӣ ҳабиби Худо?

Пайғамбар пурсид:

- Он кор марбут ба умури диниву осмонист, ё умури дунявӣ? Писар гуфт:

- Умури дунявӣ ва зиндагии заминӣ.

Пайғамбар амр кард:

- Бирав амри модаратро иҷро кун, ки Худованд занҳоро дар шуда ба воя расидем, ки чизҳои мушкилоти он бисёр доно ва зирак офаридааст. Муслмон бояд ба сӯи гапи Ҳақ ва муфид биравад, ки хости Худо бар ин аст.

Таҳияи Ҷаҳонгир РУСТАМ

ОМУЗГОРИ ФИДОЙ ВА ИНСОНИ ПОКСИРИШТ



Абдулло ХАБИЙУЛЛО,
доктори илми физика ва математика,
профессор, Узви вобастаи АИ ҚТ,
ректори Донишгоҳи давлатии Кӯлоб
ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ

**Омузгор - ин шахсест, ки
ҳамаи чизҳои пурқимати
замонро ба насли навраст
медиҳад.**

К. Луначарский

Инсонҳои нек ва хушалоқ
ҷомеаро ислоҳ намуда, дар
роҳи интихобкардашон фидой
ҳастанд. Некон пайвасти пайи
амалишавии нақшаҳои ободго-
рона буда, бештар мехоҳанд, ки
ватану сарзамини худро гул-
гулшукӯфон бубинанд. Омузго-
рон ба гуруҳи инсонҳои некси-
ришт ва фазилатгустар дохил
мешаванд. Онҳо дар ин дунё ба
гунае зиндагӣ мекунад, ки қору
пайкор ва амалу рафтори наму-
навии онҳо ёди эшонро аз хо-
тираҳо ҳеч гоҳ зудуда намегар-
донад.

Рузи 26-уми июн қалби яке аз
омузгорони беҳтарини дониш-
гоҳ, устоди азизи камина Гадо-
ев Сайвалӣ дар синни 69-солагӣ
аз тапидан бозмонд. Устод умри
бобаракати худро дар роҳи ир-
шод сарф намуда, фидои кас-
би худ буданд. То дами марг
кӯшиш мекарданд, ки қору худ-
ро бонизом ва бе камбуд иҷро
кунанд. Он кас бисёр мехостанд,

ки он чизе ки медонанд, ба ди-
гарон омузонанд. Дар ҳар ба-
ромаду суҳанрониашон аз
ҳақиқат пуштибонӣ карда, ҷаво-
нонро ба роҳи растагорӣ ҳидо-
ят менамуданд.

Дар зиндагӣ шартӣ асосӣ он
аст, ки ба ҳақиқати он чӣ ёд ги-
рифта мешавад, амал бояд ку-
нем. Омузгор бояд зиндагии
худро намунаю нишонаи ду-
рахшоне, аз он чӣ меомӯзад,
қарор диҳад, вагарна монанди
қасоне хоҳад буд, ки роҷеро ши-
нохтааст, вале аз он роҳ на-
меравад ва ё монанди бемор
аст, ки доруи шифобахшо аз табиб
гирифтааст, вале онро
намеҳӯрад.

Устод Сайвалӣ Гадовев аз
зумраи омузгороне маҳсуб ме-
ёфт, ки зиндагиашон намунаи
беҳтарини рӯзгордорӣ буд ва
қору пайкорашон ибрате барои
дигарон шуморида мешуд. Яке
аз хислатҳои беҳтарини устод
ин буд, ки дар дилхоҳ маврид
ҳеч гоҳ дурӯғ намегуфт. Ҳар
чизе, ки дар дил дошт, воқеӣ ва
аз таҳти дил баён медошт.

Таърихи аҳди дурахшони
бостонро дар зиндагии худ ман-
зури назар сохтан ва аз рӯйи
он ҳақиқатҳои нав ёд гирифтани
нишони омузгори ҳақиқӣ аст, ки
устод ба ин лоиқ буданд.

Чунин ҳикмате миёни равшан-
дешон барх мезанад, ки:
"Омузгор чорд қисмат чизро
пеши чашм дошта бошад: до-
ниш, ҳусни рафтор, покии до-
ман ва садоқат". Устод Гадовев
Сайвалӣ ин чорд хислати нақро
доро буданд. Ӯ аз оилаи барӯ-
манд ва озодагон ба дунё ома-
да буд. Албатта, аз чунин оилаи
солим фарзандони поксирӣ
тавлид меёбанд. Фарзандони
устод имрӯз дар зинаҳои гуно-
гуни давлатдорӣ фаъолият на-

муда, номбардори падар ва
оилаи некноми ҳешанд.

Ҳангоме ки дар соли аввали
донишҷӯӣ мехондем, устод Га-
довев Сайвалӣ ба мо аз фанни
"Назарияи эҳтимолият" дарс
медоданд. Дарсҳои устод маъ-
ноӣ ҳазми як асарро дошт. Бо
чеҳраи кушоду ҷиддӣ ва сало-
бати омузгорӣ ба синфхона во-
рид мешуд ва дарси худро бо
низом оғоз мебахшид. Намунаи
беҳтарини як устод буданд. То
ҳол дарсҳои ӯ дар хотирам ба
пуррагӣ нақш бастаанд.

Устод Гадовев Сайвалӣ
10.01.1949 дар деҳаи Тӯдакаф-
ши ноҳияи Кӯлоб дар хонадони
хизматчи таваллуд шудааст. Ма-
тематик, омузгори фанни инфор-
матика, Аълоҷии маорифи Тоҷи-
кистон (2004), барандаи Ҷоизаи
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
мебошад. Хатмкардаи факултаи
физика-математикаи Институти
давлатии педагогии Кӯлоб (ҳоло
ДДК ба номи Абӯабдуллоҳи
Рӯдакӣ, 1970) буда, таҳсил дар
мактаби миёнаи №5 шаҳри
Кӯлоб (1963-1966) кардааст. Со-
лҳои 1966-1970 замони дониш-
ҷӯии устод буданд. Дар вази-
фаҳои омузгор (1970-1972), му-
аллими калони кафедраи мате-
матикаи олий ва ҳисоббарорӣ
(1972-1985), ва кафедраи ин-
форматика (1987-2001), муовини
декани факултаи физика-мате-
матика (1976-1978; 1982-
1997), декани шуъбаи тайёрии
Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба
номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ
(1982-1993), муовини мудири,
мудири кафедра, муовини сардор,
сардори раёсати таълими До-
нишкадаи иқтисодии Тоҷикистон
(2001-2013) кор кардааст. Аз
соли 2013 мутахассиси пешба-
ри раёсати таълими ДДК ба номи
Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ ифои ва-

зифа мекар-
данд. Оид ба
масъалаҳои ин-
форматика, ма-
тема тика,
таҳияи барнома
ва нақшаҳои
таълимии низо-
ми кредитии таҳ-
силоти бисёре до-
рад. Бо нишони
сарисинагии
"Аълоҷии мао-
рифи Тоҷики-
стон" (2004) сар-
фароз гаштааст.

Ба осори ӯ
инҳо шомил-
ланд: Инфор-
матика барои
шунавандагони
шуъбаи тайёрӣ.
Кӯлоб, 1984;
Информатика.
Барои навомӯ-
зон. Душанбе,
2002; Корҳои лабораторӣ аз
фанни информатика. Душанбе,
2003; EXCEL-97. Китоби дарсӣ
барои донишҷӯёни факултаҳои
иқтисодӣ. Душанбе, 2008; Васо-
ити таълими аз фанни инфор-
матика барои донишҷӯёни
хуқуқшинос. Душанбе, 2005;
Таҳияи барномаҳои таълимӣ
барои низоми анъанавӣ ва кре-
дитӣ. // Паёми Донишкадаи иқти-
содии Тоҷикистон. Душанбе,
№1, 2005; Татбиқи теоремаҳои
тауберӣ. // Паёми Донишкадаи
иқтисодии Тоҷикистон. Душан-
бе, №2, 2008; Таҳияи стандар-
тҳои давлатии таълимии таҳси-
лоти олии касбӣ ва нақшаҳои
таълимӣ барои ихтисосҳои До-
нишкадаи иқтисодии Тоҷики-
стон. Душанбе, 2008-2012 ва
ғайра.

То лаҳзаи марг устод дар паҳ-




лӯи мо қору мекарданд ва беҳта-
рин мушовир маҳсуб меёфтанд.
Дар ҳар мушкили идорӣ ба мо
кӯмакрасон буданд. Ёди ӯ аз
хотираҳо ҳеч гоҳ фаромӯш на-
мешавад. Қору амали хайрхо-
ҳонаи ӯ ҳамеша пеши назара-
мон аст. Ҳар саҳар пеш аз со-
ати 8 ба қору меодадем ва то
соати қору дар саҳни донишгоҳ
сӯҳбатҳои самимӣ мекардем.
Ин сӯҳбатҳо ҳамеша дар бор-
гоҳи хотирот боқӣ хоҳад монд.

Банда ва ҳайати профессо-
рону омузгорони Донишгоҳи
давлатии Кӯлоб ба номи Абӯаб-
дуллоҳи Рӯдакӣ аз даргузашти
ин ситораи тобони соҳаи мао-
риф саҳт андӯхгин ҳастем ва ба
наздиқони марҳум сабри ҷамил
хоҳонем.

**Рӯҳат шод, хонаи охира-
тат обод бод, устоди азиз!**

ДАРГУЗАШТИ АКАДЕМИК РАҲИМ МАСОВ



Академик Раҳим Масов - до-
нишманди маъруф, муаллифи
китоби "Таърихи табартақсим"
ва собиқ раиси Пажуҳишгоҳи
таърих ва бостоншиносии Ака-
демияи илмҳои Тоҷикистон бар
асари сақтаи мағзӣ дар синни
79-солагӣ даргузашт. Ин до-
нишманди шинохта рӯзи 21-
уми июн ба шуъбаи эҳғарии
бемористони рақами сеи пой-
тахт интиқол ёфта буд.

Маросими видоъ бо академик
Раҳим Масов соати 7-и рӯзи 22-
уми июн дар манзилаш, дар

пушти Осорхо-
наи миллии бо-
стоншиносии
Тоҷикистон,
баргузор гашт.
Сипас ӯро дар
оромгоҳи Лу-
чоб, дар қанори
Муъмин Қаноат
ва Бозор Со-
бир, ду шоири
маъруфи тоҷик,
дафн карданд.

Ҳамза Ка-
мол, қорманди
Пажуҳишгоҳи
таърих ва бос-
тоншиносии
Фарҳангистони
улуи, мегӯяд:
"Раҳим Масов
натанҳо таъ-
рихшинос, бал-
ки як шахси
сиёсӣ ва иҷти-
моӣ буд. Ҳанӯз
дар солҳои 90-
уми асри гу-
зашта бо на-

виштани китоби "Таърихи табар-
тақсим" дар Тоҷикистону кишва-
рҳои дигари Осиёи Миёна ҳам-
чун муаррихи воқеанигор ши-
нохта шуд. Хусусан рағбати хоси
мардуми тоҷикро ба худ бештар
қард. Академик Раҳим Масов
инсонии бочасарот буд ва дар
ҷараёни ба даст омадани сулҳи
тоҷикон низ саҳм гузоштааст.
Инсонии озода ва ошқоргу буд.
Ба фаъолияти шоғирдон дар
мавриди навиштани рисолаҳои
таърихӣ аҳамияти бисёр ҷиддӣ
медод. Узви собиқ Кумисюни

ошти миллии тоҷикон буд ва бо
он ҷасорате, ки дошт ба мин-
тақаҳои чангзада мерафт. Бо
фармондеҳони пешин мулоқот
мекард ва водор менамуд, ки си-
лоҳоро ба замин гузоранд."

ТАРҶУМАИ ҲОЛ

Раҳим Масов 16 ноябри соли
1939 дар деҳаи Мдехарв (Дуршер)-
и ноҳияи Ванҷи Вилояти Мухтори
Кӯхистони Бадахшони Ҷумҳурии
Тоҷикистон ба дунё омадааст.

Таҳсили ибтидоӣ ва маълуми
синфи 7-ро дар Хонаи ба-
чагони шаҳри Хоруғ гирифта,
баъдан дар мактаб-интернати
Душанбе тарбия гирифтааст.
Донишгоҳи давлатии Тоҷики-
стон ба номи В.И.Ленинро бо ик-
тисоси таърихшинос дар соли
1961 хатм кардааст. Пас аз ан-
ҷоми таҳсил ӯро барои қору ба
Институти таърих, бостонши-
носӣ ва мардумшиносии ба
номи Аҳмади Дониши Акаде-
мияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷики-
стондаъват намуданд. Дар ин
муассисаи бонуфузи илми
ҷумҳурӣ ба қору шуруъ карда,
аз тамоми зинаҳои илмию маъму-
рии он гузаштааст.

Соли 1967 рисолаи номзади-
ашро, ки дар ҷумҳурӣ нахустин
таҳқиқоти таърихнигории замо-
ни шӯравӣ ҳисоб меёфт, дифоъ
карда, дар ин самт бо ҷиддияти
том тадқиқотро идома мекарда.

Раҳим Масов солҳои 1974-
1988 дар мақоми мудири
шуъбаи таърихи ҷамъияти
шӯравии Институти номбурда
ифои вазифа дошт. Таҳти роҳ-
барии олим дар шуъбаи маз-
кур тадқиқоти дастаҷамъӣ ва

бунёдии "Таърихи синфи қору-
гари Тоҷикистон" (дар ду ҷилд),
"Таърихи сохтмони маданӣ дар
Тоҷикистон (1917-1977)", "Очер-
ки таърихи Бадахшони шӯравӣ",
маҷмӯаҳои зиёди илмию мақо-
лаҳои доир ба масоили умдаи
таърихи Тоҷикистони Шӯравӣ,
ки дар ҳар қадам навиштаҷош
мавқеи марказӣ доштанд, ба
табъ расидаанд.

Натиҷаи заҳмати муттасил
буд, ки соли 1982 Раҳим Масов
рисолаи доктории худ "Таърих-
нигории сохтмони сотсиалистӣ
дар Тоҷикистон"-ро дар муасси-
саи аввалдараҷаи илмию Итти-
ҳоди Шӯравӣ, Институти таъри-
хи Академияи илмҳои Иттиҳоди
Ҷамъиҳои Шӯравии Сотси-
алистӣ (ш.Москва) бо муваффақ-
ият дифоъ намуда, соҳиби ба-
ландтарин дараҷаи илмӣ ва
баъди чанде барои дастовард-
ҳои илмию таълимӣ ба унвони
профессор мушарраф гардид.

Соли 1991 рӯи ҷопро дидани
китоби Раҳим Масов "Таърихи
табартақсим" бемуволиға гар-
дише буд, дар тафаккури нави
таърихнигории ҷумҳурӣ. Ин та-
ҳқиқот ба диди наву фаҳмиши
воқеъбинонаи омузиши таърих
ибтидо гузошт. Китоби навбатии
олим "Тоҷикон, бо мӯҳри "коми-
лан сирри", соли 1995 ба аҳли
ҷомеа пешкаш гардид. Ин тад-
қиқот ба даврае рост омад, ки аз
як тараф алангаи ҷанги шаҳр-
вандӣ идома дошт, аз тарафи
дигар, торафт бештар авҷи ҷун-
биши худшиносии миллӣ боло
мегирифт ва дар ин фаъоли-
гии ҳисси миллӣ бешак таъси-

ри китоби пешинаи ӯ эҳсос ме-
шуд. Китоби навбатии устод "То-
ҷикон: фишороварӣ ва ассими-
ляция" (2003), ки давоми
мантиқии китобҳои қаблаш
"Таърихи табартақсим" ва "То-
ҷикон: таърих бо мӯҳри коми-
лан сирри" ҳисоб меёбад, боз
як исботи раванди раднашаван-
даи содиқ будани ӯ ба принци-
пи воқеъбинонаи ин ҳақиқатни-
гори таърих мебошад.

Ҳарчанд академик Раҳим
Масов ба умдатарин масъа-
лаҳои таърихи замони наву му-
осир таваҷҷуҳи хосса зоҳир ме-
кунад, вале таҳлили муттасили
даврони ниҳоят печидаи эҳёи
навини давлатдорӣ тоҷиконро
ҳамеша дар маркази назар
нигоҳ медорад. Мисоли равшан-
и ин серталабӣ дар китоби
ахиран рӯи ҷоп дидани олим "То-
ҷикон: таърихи фоҷиаи миллат"
(Душанбе: "Ирфон", 2008. - 536
с.) равшан ба назар мерасад.

Академик Раҳим Масов аз
соли 1988 то соли 2015 дар ма-
қоми сарвари Институти таърих,
бостоншиносии ва мардумшино-
сии ба номи Аҳмади Дониши
Академияи илмҳои Тоҷикистон
қору кардааст. Ӯ соли 2013 сазо-
вори ҷоиҳои "Ситораҳои Итти-
ҳод" гардида буд. Ин ҷоиҳои соли
2009 аз ҷониби Иттиҳоди Давла-
тҳои Муствақил таъсис ёфтааст.

PS: Ҳайати профессорону
омузгорони Донишгоҳи давла-
тии Кӯлоб ба номи Абӯабдул-
лоҳи Рӯдакӣ аз даргузашти ин
ситораи тобони илми тоҷик саҳт
андӯхгин буда, ба наздиқони
марҳум сабри ҷамил хоҳонанд.

Ба истиқболи 56-солагии доктори илмҳои филологӣ, профессор, забоншинос-шарқшинос, рӯзноманигор, коршиноси мустақил, тренер-фасилитатор, Корманди шоистаи ҶТ, Аълоҷии матбуоти ҶТ, Аълоҷии фарҳанги ҶТ, Узви Иттифоқи журналистони ҶТ, собиқадори Ҷанги Афғонистон, дорандаи "Ифтихорнома"-и Президиуми Шӯрои Олии ИҶШС Чумъахон АЛИМИЙ

МАРДИ ХОКСОР ВА ИНСОНИ КОМИЛ



Зи рӯзгори кӯҳан ин суҳан маро ёд аст, Басе зи меҳри падар беҳ ҷафои устод аст.

Имрӯз дар даврони Истиқлолият мафҳуми зиёӣ, равшанфикр маъноӣ тозае ба худ касб намудааст. Имрӯз зиёӣ равшангари роҳи дурусти ҷомеа ба сӯйи ояндаи дурашон аст. Хушбахтона, бо лутфи Худованд дар ҳар даври замон дар байни ин ё он халқу миллат, дар қаламрави ин ё он давлат фард ё гуруҳе аз инсонҳои дорои тафаккур ва тамаддуни баланди башарӣ зиндагӣ менамоянд, ки бо кӯшишу дарки амалу пайкор, бо нерӯи ҳосаи ақлоноӣ зеҳнии ҳеш ба дигар афрод дар пешрафти ҷомеа саҳми бештар доранд.

Устод Чумъахон Алимий яке аз зиёиёни фидокор ва донишманди асил буда, аз зумраи ҳамин гуна инсонҳои наҷиб ва дар зиндагӣ муваффақ маҳсуб меёбад.

Ӯ тамоми умри бобаракати худро сарфи хидмат ба Ватани азизи худ намуда, дар илми забоншиносӣ шогирдони зиёдеро тарбия кардааст.

Устод 28-уми июн солрӯз доштанд ва ба синни мубораки 56-солаги расиданд. Он кас 56 солро бебаҳра ва ё исрофкорона истифода набурдаанд. Ҳар як лаҳзаи умри устод ҳикмат аст. Ӯ пайваста мекушад, ки лаҳзае аз умри худро бефоида нагузаронад. Ҳар як рӯзи зиндагии устод манзараеро менамояд, ки гӯё охири рӯзи зиндагашон бошад, зеро бо тамоми ҷидду ҷаҳд пайи анҷоми корҳои нек аст. Ӯ бадиро наменисосад. Сабури аст. Пайваста ба кори худ машғул асту корҳои некро ба анҷом мерасонад. Ба касе ва ё чизе кордор нест. Пайваста мо шогирдонро насиҳат мекунад, ки касеро ғайбати накунем, ба касе бадӣ дар қиболӣ бадӣ раво набинем, ҳамеша роҳи ростро интиҳоб намоем. Он кас бисёр қаноатпеша аст. Ба 1 коса ҷурғот ва ё 1 табақ шакарро қаноат мекунад. Ҳар кучо, ки ба сафар мебароем, то расидан 3-4 маротиба ба мо занг зада,

аз аҳволамон хабардор мешавад. Дар пастиву балангии зиндагии шогирдон ҳамеша тайёру ҳамбол аст.

Ҳангоми сӯҳбатҳо ва ё дидорҳои беруназдонишгоҳӣ бо устод хаёл мекуни, ки бо ассистенте сӯҳбат дорӣ, вай хеле оддӣ ва самимӣ сӯҳбату вохӯри анҷом медиҳад. Карру фарнадор ва аз ин хислатҳо безор аст. Ба ҳар кас кӯмак мекунад. Ӯ меғӯяд,

ки вичдонам намебардорам, ки барои хизмат ба касе ҷавоби рад гӯям. Ба ҳама кӯмакрасон аст.

Устод Алимий эҳтиёҷ ба таърифу тавсиф надорад, аммо ин нигошта сабабаш дар он аст, ки зиндагии як профессори асли намунаи ибрати дигар профессорон бояд бошад. Ӯро дар Амрико барои кор даъват карданд, аммо маоши 150 000 доллараро ба як табақ шакароби тоҷикӣ иваз накард. Ӯ як мушт хоки ин диёрро аз ҳазор Амрикову Испаниёву Фаронса болотар медонад. Ин аст, ватандӯстӣ.

Барои мо шогирдон боиси ифтихор аст, ки устод Алимий имрӯз дар сафи пеши эҷодкориву созандагӣ қарор дошта, бо асару мақолаву фаъолияти шахсии ҳеш сиёсати пайғиронаи илмии Пешлови миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дар роҳи тарбияи насли ҷавон, тайёр намудани кадрҳои унвони илмидошта ва дар рӯҳияи меҳанпарастӣ, ҳудодоҳии миллӣ, аз худ кардани донишҳои замонавӣ ҳамаҷониба дастгирӣ ва дар амал татбиқ намуда, як инқилоби илмие натавонанд дар Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ, балки дар тафаккури мардум кардааст. Танҳо дар ду соли охир 5 шогирди устод рисолаҳои илмии худро дифоъ намуда, 8 нафар шогирдони дигараш дар арафаи ҷимояи рисолаҳои номзадӣ докторӣ қарор доранд. Ҳоло зеро роҳбарии устод 20 нафар муҳаққиқон ба тадқиқоти илмӣ машғул буда, ҳамагӣ устодро чун асо ва тақягоҳи худ меҳисобанд.

Устод Чумъахон Алимий дар тамоми сӯҳбатҳо, баромадҳо ва нишастҳо оид ба аз худ намудани илму дониш ва ба ин васила таҳкими сулҳу субот ва яқдигарфаҳмӣ дар Тоҷикистон, инчунин вобаста ба раванди ободкорӣ созандагии кишвар бо як эҳсоси баланди ватандорӣ суҳан меғӯяд ва моро насиҳат мекунад, ки ватандӯсти ҳақиқӣ касест, ки вазифаи бардӯшдоштаи худро содиқона анҷом медиҳад. Ӯ ба мо меғӯяд, ки дар ҳар коре,

ки роҳбарият ба шумо бовар кард ва он масъулиятро ба дӯшатон вогузошт, бояд онро содиқона ва аз таҳти дил анҷом бидиҳед. Ӯ бар ин назар аст, ки ба кори давлат тарзёе бояд муносибат кард, ки гӯё кори шахсии худро анҷом дода истодаӣ. Ӯ воқеан ҳам ватандӯсти ҳақиқист, зеро кори худро беғаразона ва бетамаъ анҷом медиҳад.

Меҳру муҳаббати устод Чумъахон Алимий ба шогирдон ва умуман муносибати самимона бо одамон нақши худро дар ҳар гуна фаъолияти ӯ гузоштаанд. Устод бо самимияту меҳри беандоза машғули илм ҳастанд. Садҳо мақола ва китобҳои устод исботи ин гуфтаҳоианд. Ӯ қисми зиёди маоши гирифтаашро барои чопи китобҳои сарф мекунад. Он кас бисёр меҳонад, ки мардумро аз навгониҳои илм воқиф созад. Дониши ҷамъкардаи худро ба дигарон паҳн кардан меҳонад. Ӯ бар ин назар аст, ки дониш нисбӣ аст ва ман метавонам аз шумо чизроеро омӯзам, ки то ҳол ба онҳо рӯбарӯ нашудаам. Меғӯяд, ки инсон то дами марғомӯзанда аст ва бояд омӯзад ва одаме, ки аз омӯхтан каномеравад, мағзи ӯ пӯсида шуморида мешавад. Эшон ба мо меғӯянд, ки инсон аввал бояд худро тағйир диҳад, баъд вазъи оилаи худ ва баъдан ба ислоҳи ҷомеа бикӯшад, то даме, ки инсон худро тағйир надихад, ҳеҷ чиз дигарро тағйир дода наметавонад.

Чумъахон Алимий хоксортарин ва пурмеҳтарин устод ҳастанд, ки солиёни дароз барои рушди илми тоҷик ва тарбияи ходимони илмӣ хизматҳои самимии содиқона анҷом додаанд ва то ҳанӯз ин амали некро идома дода истодаанд.

Ба устод Чумъахон Алимий ҳама олимони назари нек доранд. Профессори Донишгоҳи миллии Тоҷикистон Давлатбек Хоҷаев дар бораи ӯ меғӯяд: "Чумъахон бисёр як олимӣ воқеӣ ва ватандӯст аст. Дар коре, ки мақсад гузорад, агар дунё чаппагардон шавад ҳам, корашро ба анҷом мерасонад. Ҳамин иродаи мустаҳкамаи ӯ буд, ки дар як муддати кӯтоҳ ҳам рисолаи номзадӣ ва ҳам докториашро ба анҷом расонид. Дар он солҳо ҷавонтарин доктори илм шуда буд. Ман ба ғайрату ҷуръати ин шогирдам гап надорам. Ҳалолашон бод!"

Вазирӣ маориф ва илм муҳтарам Нуриддин Саид бо ҳамроҳии устод Алимий дар ҳамаҷониба аспирантура якҷо таҳсил ва зиндагӣ мекарданд. Дар як вохӯриашон Нуриддин Саид дар донишгоҳ ба устод Алимий китоб карда гуфтанд: "Мо бо Алимий якҷо аспирантураи хондем. Бисёр олимӣ асил аст. Вайро ҳурмат кунед! Он кас дар наздиктарин фурсат ҳам рисолаи номзадӣ ва ҳам рисолаи докториашро ҳимоя карданро омадаанд. Ӯ инсонии шариф аст."

Устод Алимий волидайнӣ худро хеле ҳурмат ва эҳти-

ром менамуд. Эшон (Худо раҳматашон кунад) ба ӯ дуои хайр дода буданд. Қиблағоҳашон Ҳоҷӣ Ҳикматулло бисёр муйсафеди муборак буданд. Чандин маротиба Худо моро лоиқӣ сӯҳбати ӯ дида буд. Дар як сӯҳбаташон бо ифтихор аз писарашон чунин ёд карда буданд: "Замоне, ки ман як бачаи бесаводи камбағал будам, дар корхонаи хиштбарории шаҳри Кӯлоб шабо-

заррас ноил гардиданд. Аз ҷумла, мушарраф гардидан ба унвони "Олими сол-2017", аз нашр баромадани ду асари калонҳаҷми бунёдӣ бо номҳои "Ономастика" (назария ва амалия) (- Душанбе: "Адабиёт", 2017. -551 с.), "Технологияи ономастика", (-Душанбе: "Адабёт", 2017. -238 с.) ва ниҳоят дифоии рисолаи номзидии ду шогирдаш Даминова А. ва Темуров Ҷ. Инчунин, шогирдони дигараш Қувватова М., Давлатова Ф., Мир-

Зиёии асил дар раванди ташаккул ва тавсеаи тафаккури миллӣ ҳамеша фаъол буда, ба раванди пешрафти маънавияти ҷомеа таъсир мерасонад"
Эмомалӣ РАҲМОН

нарӯзӣ кор мекардам. Як рӯз тариқи радио хабар шунидам, ки кори илмии писарам Алимӣ баҳои баланд гирифтааст. Аз шунидани ин хабар ончунон хурсанд шудам, ки аз шодии зиёд як духтараки русе, ки бо мо ҳамроҳ кор мекард, дошта аз рӯйи 4-5 маротиба бӯса кардам. Ин аз хурсандии зиёд буд. Сипас, аз ӯ бахшиш пурсидам. Доим ба писарам мегуфтам, ки бихон! Ман, ки нохонда будам, бисёр азоб кашидаам."

Устод Алимий барои волидайнӣ худ то дами марғашон хизматҳои шоён карданд. Ин хизматҳоро волидайнашон медонанду Худо-вару шохидон. Ба хотири падару модар чандин вазифаҳои калидие, ки ба ӯ пешниҳод карданд ва мебоист идомаи корашро дар пойтахт ба роҳ монанд, рад кард. Ҷоҳу мансаб нагуфт, танҳо хизмати волидайнро ба ҷо овард. Модар ва падарашон дар рӯйи дасти устод ҷон ба ҷонофарин супориданд. Ҳурмати волидайн аз тарафи устод Алимий намунаи беҳтарини хизматгорӣ ба падару модар аст.

Устод мутолиаи китобро зиёд дӯст медораду дониш худро рӯи саҳифа оварда, пайваста ба таълифот машғул аст. Ӯ мавқеъбинона ва нозукона суҳан меронад. Кӯшиш мекунад, ки фикри худро бо далоилу аснод, бо риояи мантиқ баён намояд. Пайваста таълим медиҳад, ки чун сухане меғӯӣ, баҳсе ба миён меоварӣ, бояд он заминаи воқеӣ дошта бошад.

Устод Чумъахон Алимий дар давоми фаъолияти пурмаҳсули эҷодӣ ба аксарияти бахшҳои забоншиносӣ дахл намуда, дар ин мавзӯҳо китобу мақолати зиёде навиштааст, ки аксари онҳо асарҳои рӯимизии натавон забоншиносон, балки мутахассисони дигар соҳаҳои илм мебошанд.

Маҳз заҳмати кӯшишҳои шабонарӯзии устод Чумъахон Алимӣ буд, ки танҳо дар соли таҳсили 2017-2018 ба чанд муваффақиятҳои на-

зоев Ш., Сафарзода М., Сафаров М., Шаҳбози Р., Саидов М., Ситораи А. рисолаҳои илмиашонро ба итмом расонида, барои дифоъ ба шӯроҳои диссертатсионӣ пешниҳод кардаанд.

Бузургӣ ва муваффақияти устод Алимӣ дар он аст, ки аз худашон дида бештар дар бораи шогирдонашон андеша мекунад. Яъне, дар тамоми зинаҳои анҷоми кори илмӣ дар паҳлӯи шогирд меистад ва дасти ӯро мегирад. Ин амали мардони хоксор ва инсонҳои комил аст.

Устод Чумъахон Алимӣ дар баробари ин ҳама муваффақиятҳо асосгузори мактаби номшиносӣ дар минтақаи Кӯлоб аст ва тавонист, ки дар як муддати кӯтоҳ бо тайёр кардани кадрҳои соҳаи номшиносӣ чунин мактабро бунёд намояд. Дар конференсияҳои ҷумҳуриявии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон низ чунин суҳанҳои давр мезад, ки Чумъахон Алимӣ дар минтақаи Кӯлоб мактаби номшиносӣ таъсис додааст.

Албатта, оид ба фаъолияти пурмаҳсули илмӣ ва осори гаронбаҳои устод Чумъахон Алимӣ садҳо мақола навиштан мумкин аст. Устоди бузургвор имрӯзҳо низ ба фаъолияти пурмаҳсули эҷодӣ машғуланд. Дар ин амали хайр ва хизматгузори ба халқи азизи Тоҷикистон ба устод Чумъахон Алимӣ пирӯзӣ ва комгорӣ хоҳонем! Бигузори танашон сиҳат ва хушрӯзгорӣ ҳамсафари зиндагашон бошанд.

Устоди азиз! Ин нигоштаи шогирдонаи моро ҳамчун барги сабз ба муносибати 56-умин солгарди умри муборакатон бипазиред! Аз самими қалб ин рӯзро баҳратон муборакбод гуфта, бароятон комгорию хушрӯзӣ ва содатмандии дорайнро таманно дорем.

Зодрӯз муборак, устоди азиз!

Эраҷ ДАВЛАТОВ,
номзади илми филология,
сардори Раёсати илм ва инноватсия,
Ҷаҳонгир РУСТАМ,
Узви ИЖТ, сармуҳаррири рӯзномаи "Анвори дониш",
Муҳаммад САИДЗОД,
докторанти PhD;
Шаҳбози РУСТАМ,
докторанти PhD,

197 ВАКИЛИ ТАЪРИХИ ДАР ИҶЛОСИЯИ ТАЪРИХИ

Рӯзномаи "Анвори дониш" ба хотири таҷлил аз Иҷлосияи XVI Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Рӯзи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ҳар сол 16-уми ноябр чашн гирифта мешаванд, рӯйхати вакилоне, ки дар Иҷлосияи XVI Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (даъвати дувоздаҳум) дар Қасри Арбоб иштирок доштанд, ба хонанда муаррифӣ намояд:

1. Абдуллоев Амонҷон, ҳавзаи интихоботии Ҳайдар Усмонов, 152, ноҳияи Хучанд
2. Абдураҳимов Абдукарим, ҳавзаи интихоботии Исфисор, 147, ноҳияи Хучанд
3. Абдураззоқов Абдуманон, ҳавзаи интихоботии Чузӣ, 54, ноҳияи Ҳисор
4. Абдураҳмонов Мухтор, ҳавзаи интихоботии Шаҳринав, 55, ноҳияи Ҳисор
5. Абдураҳмонов Руслан, ҳавзаи интихоботии Маяковский, 21, шаҳри Душанбе
6. Абдусаматова Валентина, ҳавзаи интихоботии Обиқиик, 178, ноҳияи Илич
7. Абдусатторов Зулфиқор, ҳавзаи интихоботии Исфара, 89, шаҳри Исфара
8. Абдушаҳидов Абдувақил, ҳавзаи интихоботии Амондара, 105, ноҳияи Панҷакент
9. Абдуҷалилов Абдуҳамид, ҳавзаи интихоботии Исмоил, 146, ноҳияи Хучанд
10. Абдучабборов Туғон, ҳавзаи интихоботии Куйбишев, 195, ноҳияи Куйбишев
11. Афғонов Аҳлиддин, ҳавзаи интихоботии Худойкулов, 183, ноҳияи Қубодиён
12. Авзалов Ғайбулло, ҳавзаи интихоботии Ғелот, 171, ноҳияи Восеъ
13. Авезов Рӯзибой, ҳавзаи интихоботии Пахтакорон, 131, ноҳияи Зафаробод
14. Азимов Қурбоналӣ, ҳавзаи интихоботии Кофарниҳон, 74, ноҳияи Кофарниҳон
15. Азимов Ҳошим, ҳавзаи интихоботии Овҷӣ, 129, ноҳияи Ғонҷӣ
16. Азимов Яҳё, ҳавзаи интихоботии Қайроқум, 96, шаҳри Қайроқум
17. Аминов Башир, ҳавзаи интихоботии Тиббӣ, 17, шаҳри Душанбе
18. Анваров Аслон, ҳавзаи интихоботии Совет, 213, ноҳияи Совет
19. Анварова Азиза, ҳавзаи интихоботии Заҳматобод, 9, шаҳри Душанбе
20. Атоев Раҳмонқул, ҳавзаи интихоботии Ҳилолӣ, 22, шаҳри Душанбе
21. Аҳмадов Аламхон, ҳавзаи интихоботии Чавонон, 159, шаҳри Кӯлоб
22. Аҳмадов Юсуфҷон, ҳавзаи интихоботии Конибодом, 99, шаҳри Конибодом
23. Ашӯров Дадоҷон, ҳавзаи интихоботии Ғозиён, 144, ноҳияи Хучанд
24. Ашӯров Даврон, ҳавзаи интихоботии Зарафшон, 122, ноҳияи Айнӣ
25. Ашӯров Нурулло, ҳавзаи интихоботии Шарифов, 174, ноҳияи Данғара
26. Аюбов Ҳусейн, ҳавзаи интихоботии Дӯстӣ, 198, ноҳияи Қумсангир
27. Баротов Баҳрулло, ҳавзаи интихоботии Қаратог, 43, шаҳри Турсунзода
28. Баҳриканоф Муртазохон,



- ҳавзаи интихоботии Бӯстон, 132, ноҳияи Мастчоҳ
29. Баҳодуров Мирзоҳамдам, ҳавзаи интихоботии Камоли Хучандӣ, 82, шаҳри Ленинобод
30. Бегиҷонов Собирҷон, ҳавзаи интихоботии Меҳнатобод, 194, ноҳияи Коммунистӣ
31. Бекназаров Сангак, ҳавзаи интихоботии Заргар, 191, ноҳияи Коммунистӣ
32. Бердиев Одил, ҳавзаи интихоботии Тоҷикобод, 46, ноҳияи Ғарм
33. Билолов Исмоилқул, ҳавзаи интихоботии Уялӣ, 179, ноҳияи Илич
34. Бобоев Бобораҷаб, ҳавзаи интихоботии Моғиён, 108, шаҳри Панҷакент
35. Бобоев Домулло, ҳавзаи интихоботии Қистақӯз, 149, ноҳияи Хучанд
36. Боймуродов Султон, ҳавзаи интихоботии Қўштеппа, 66, ноҳияи Ленин
37. Валиев Қудратулло, ҳавзаи интихоботии Фархор, 207, ноҳияи Фархор
38. Гадов Бахтиёр, ҳавзаи интихоботии Ҳосилот, 32, шаҳри Душанбе
39. Грезов Асалмурод, ҳавзаи интихоботии Тоҷикобод, 197, ноҳияи Куйбишев
40. Грезов Файзалӣ, ҳавзаи интихоботии Узун, 185, ноҳияи Колхозобод
41. Ғафуров Хайруллобек, ҳавзаи интихоботии Варзоб, 11, шаҳри Душанбе
42. Ғиёсов Қадриддин, ҳавзаи интихоботии Шаҳритуз, 216, ноҳияи Шаҳритуз
43. Ғуломов Абдураҳим, ҳавзаи интихоботии Эсанбой, 71, ноҳияи Ленин
44. Давлаталиева Зууракан, ҳавзаи интихоботии Ҷиргатол, 56, ноҳияи Ҷиргатол
45. Дадобоев Темур, ҳавзаи интихоботии Киров, 164, ноҳияи Вахш
46. Достиев Абдумачид, ҳавзаи интихоботии Октябр, 189, ноҳияи Коммунистӣ
47. Дӯстов Назрулло, ҳавзаи интихоботии Оққўғон, 68, ноҳияи Ленин
48. Иқромов Мақсуд, ҳавзаи интихоботии Академӣ, 5, шаҳри Душанбе
49. Искандаров Акбаршо, ҳавзаи интихоботии Ванҷ, 224, ноҳияи Ванҷ
50. Исломиддинов Мирзошариф, ҳавзаи интихоботии Ворух, 91, ноҳияи Исфара
51. Ёдгоров Юнусҷон, ҳавзаи интихоботии Ҷамробоев, 103, ноҳияи Конибодом
52. Зарифов Малик, ҳавзаи интихоботии Яккачинор, 26, шаҳ-

- ри Дешанбе
53. Зинатшоев Исмаило, ҳавзаи интихоботии Панҷ, 199, ноҳияи Қумсангир
54. Каримов Маҳмурод, ҳавзаи интихоботии Чўянгарон, 75, ноҳияи Орҷоникидзеобод
55. Каримов Раҳим, ҳавзаи интихоботии Кировобод, 210, ноҳияи Панҷ
56. Каримов Саидмамад, ҳавзаи интихоботии Хучанд, 87, шаҳри Ленинобод
57. Кенҷаев Сафаралӣ, ҳавзаи интихоботии Чўйбодом, 63, ноҳияи Ленин
58. Комилов Толиб, ҳавзаи интихоботии Ғонҷӣ, 126, ноҳияи Ғонҷӣ
59. Копилтсов Анатолий, ҳавзаи интихоботии Сирдарё, 56, шаҳри Ленинобод
60. Қамбаров Чоршанбе, ҳавзаи интихоботии Қўшачинор, 182, ноҳияи Қабодиён
61. Қаҳҳоров Абдураҳим, ҳавзаи интихоботии Қарабоев, 33, шаҳри Душанбе
62. Қаҳҳорова Мамлакат, ҳавзаи интихоботии Чавонон, 27, шаҳри Душанбе
63. Қодиров Абдараҳмон, ҳавзаи интихоботии Пахтакор, 150, шаҳри Хучанд
64. Қодаров Раҷаб, ҳавзаи интихоботии Ёвон, 219, ноҳияи Ёвон
65. Қоимдодов Қозидавлат, ҳавзаи интихоботии Роштқалъа, 229, ноҳияи Шугнон
66. Қурбоннов Малик, ҳавзаи интихоботии Палдорак, 134, ноҳияи Мастчоҳ
67. Қурбоннов Эргашбой, ҳавзаи интихоботии Бошқалъа, 181, ноҳияи Қабодиён
68. Қурбонмуродов Чўрамаҳмад, ҳавзаи интихоботии Колхозобод, 184, ноҳияи Колхозобод
69. Мадиброҳимов Мамадалӣ, ҳавзаи интихоботии Лучоб, 12, шаҳри Душанбе
70. Мамадҷонов Мўъминҷон, ҳавзаи интихоботии Чомӣ, 98, ноҳияи Конибодом
71. Мамалқулов Панҷӣ, ҳавзаи интихоботии Авангард, 190, ноҳияи Коммунистӣ
72. Мансуров Чамоллидин, ҳавзаи интихоботии Навобод, 50, ноҳияи Ҳисор
73. Мاستонгулов Мирзо, ҳавзаи интихоботии Аэропот, 6, шаҳри Душанбе
74. Маҳкамов Рустам, ҳавзаи интихоботии Қўрғонтеппа, 153, шаҳри Қўрғонтеппа
75. Маҳкамов Миралӣ, ҳавзаи интихоботии Оқҷар, 168, ноҳияи Восеъ
76. Маҳмадалиев Муродалӣ, ҳавзаи интихоботии Янгибозор, 77, ноҳияи Орҷоникидзеобод

77. Маҳмуродов Солихоҷа, ҳавзаи интихоботии Дзерженский, 80, шаҳри Ленинобод
78. Машрафов Хол, ҳавзаи интихоботии Шоҳмансур, 3, шаҳри Душанбе
79. Меҳрубонов Гулос, ҳавзаи интихоботии Рўшон, 228, ноҳияи Рўшон
80. Меликмуродов Ибодулло, ҳавзаи интихоботии Чиптура, 53, ноҳияи Ҳисор
81. Мирзоев Абдулвоҳид, ҳавзаи интихоботии Хонақо, 47, ноҳияи Ҳисор
82. Мирзоев Ақбар, ҳавзаи интихоботии Зарбдор, 160, шаҳри Кӯлоб
83. Мирзоев Мансур, ҳавзаи интихоботии Қарақчиқум, 100, ноҳияи Конибодом
84. Мирзоев Халил, ҳавзаи интихоботии Ҳисор, 52, ноҳияи Ҳисор
85. Мирзоев Ятим, ҳавзаи интихоботии Муҷихарф, 59, ноҳияи Комсомолобод
86. Мирзоалиев Қурбон, ҳавзаи интихоботии Кадучӣ, 170, ноҳияи Восеъ
87. Мирзобадолов Мирзобек, ҳавзаи интихоботии Айнӣ, 121, ноҳияи Айнӣ
88. Мирзохоҷаев Чундоршо, ҳавзаи интихоботии Қабодиён, 180, ноҳияи Қабодиён
89. Музофиршоев Аслишо, ҳавзаи интихоботии Ленин, 60, ноҳияи Ленин
90. Муродов Чўрабек, ҳавзаи интихоботии Путовский, 7, шаҳри Душанбе
91. Муродов Сироч, ҳавзаи интихоботии Озодӣ, 222, ноҳияи Ёвон
92. Муҳҳидинов Ғаффорхон, ҳавзаи интихоботии Саноат, 84, шаҳри Ленинобод
93. Мӯсоева Рафиқа, ҳавзаи интихоботии Марказӣ, 28, шаҳри Душанбе
94. Набиев Чаҳон, ҳавзаи интихоботии Инқилоб, 81, шаҳри Ленинобод
95. Назаров Аслам, ҳавзаи интихоботии Баҳор, 72, ноҳияи Орҷоникидзеобод
96. Назаров Аслишо, ҳавзаи интихоботии Ленинград, 201, ноҳияи Ленинград
97. Назаров Рустам, ҳавзаи интихоботии Турсунзода, 27, шаҳри Турсунзода
98. Назаршоев Моёншо, ҳавзаи интихоботии Шугнон, 230, ноҳияи Шугнон
99. Насриддинов Сирочиддин, ҳавзаи интихоботии Орҷоникидзеобод, 35, ноҳияи Орҷоникидзеобод
100. Насриддинов Ҳикматулло, ҳавзаи интихоботии Восеъ, 167, ноҳияи Восеъ

101. Неъматов Чураҳон, ҳавзаи интихоботии Деҳқонариқ, 209, ноҳияи Фархор
102. Ниёзов Фаррух, ҳавзаи интихоботии Фирдавсий, 29, шаҳри Душанбе
103. Низомов Яъқубҷон, ҳавзаи интихоботии Қарамқул, 51, ноҳияи Ҳисор
104. Нурбўтаев Дониёр, ҳавзаи интихоботии Зафаробод, 130, ноҳияи Зафаробод
105. Нуриддинов Чамоллидин, ҳавзаи интихоботии Навгилем, 92, ноҳияи Исфара
106. Нуриддинов Ҳасан, ҳавзаи интихоботии Ватан, 208, ноҳияи Фархор
107. Обидов Улҷабой, ҳавзаи интихоботии Уротеппа, 102, шаҳри Уротеппа
108. Одилов Ҳадиятулло, ҳавзаи интихоботии Чоркўҳ, 94, ноҳияи Исфара
109. Олимов Рашид, ҳавзаи интихоботии Испечак, 15, шаҳри Душанбе
110. Орифов Абдуллоҷон, ҳавзаи интихоботии Унҷӣ, 151, ноҳияи Хучанд
111. Орифов Баҳром, ҳавзаи интихоботии Пулотон, 102, шаҳри Конибодом
112. Орифов Ғайбуллоҷон, ҳавзаи интихоботии Деҳотӣ, 30, шаҳри Душанбе
113. Орифов Маъруф, ҳавзаи интихоботии Ёва, 145, ноҳияи Хучанд
114. Пардаев Шама, ҳавзаи интихоботии Обимўкӣ, 221, ноҳияи Ёвон
115. Расулов Маҳмадраҳим, ҳавзаи интихоботии Чимқўрғон, 110, ноҳияи Панҷакент
116. Раҳмонов Эмомалӣ, ҳавзаи интихоботии Данғара, 172, ноҳияи Данғара
117. Раҳмонова Адолат, ҳавзаи интихоботии Шўрообод, 202, ноҳияи Ленинград
118. Раҷабов Абдурасул, ҳавзаи интихоботии Чапаев, 40, ноҳияи Турсунзода
119. Раҷабов Сафаралӣ, ҳавзаи интихоботии Қалъаидашт, 79, ноҳияи Файзообод
120. Рофиев Ҳамдам, ҳавзаи интихоботии Содирхони Ҳофиз, 85, шаҳри Ленинобод
121. Рустамов Яъқубҷон, ҳавзаи интихоботии Деҳмӯй, 142, ноҳияи Пролетар
122. Савриддинова Гулафзо, ҳавзаи интихоботии Чилгазӣ, 93, шаҳри Исфара
123. Саидов Аҳмадҷон, ҳавзаи интихоботии Навоӣ, 16, шаҳри Душанбе
124. Саидмуродов Абдуваҳҳоб, ҳавзаи интихоботии Чорбоғ, 70, ноҳияи Ленин
125. Сайфиев Олим, ҳавзаи интихоботии Гулисурх, 113, шаҳри Уротеппа
126. Салимов Абдуҷалол, ҳавзаи интихоботии Вахш, 163, ноҳияи Вахш
127. Сангинов Ҳайбулло, ҳавзаи интихоботии Ҳисор, 14, шаҳри Душанбе
128. Сафаров Аслам, ҳавзаи интихоботии Кулдиман, 211, ноҳияи Панҷ
129. Сафаров Ашўр, ҳавзаи интихоботии Зайнабод, 64, ноҳияи Ленин
130. Сафаров Абдулҳамид, ҳавзаи интихоботии Даштигул, 205, ноҳияи Москва
131. Сафаров Сафар, ҳавзаи интихоботии Кангурт, 214, ноҳияи Совет
132. Сирочев Баҳром, ҳавзаи интихоботии Норақ, 162, шаҳри Но-

ЭЪЛОНҶОИ

қабули донишҷӯён баъд аз хатми муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбӣ, таҳсилоти дуюм, инчунин қабул ба зинаҳои магистратура ва докторантураи PhD (аз рӯи ихтисос) Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ дар соли таҳсили 2018-2019

ЭЪЛОНИ ҚАБУЛИ ДОКТОРАНТОНИ (PHD) АЗ РӯИ ИХТИСОСҶОИ ЗЕРИН:

1. Педагогика ва методикаи таълими ибтидоӣ (6D010200);
2. Математика (6D010900);
3. Физика (6D011000);
4. Биология (6D011300);
5. Таърих (6D011400);
6. Забон ва адабиёти тоҷик (6D011700);
7. Забон ва адабиёти рус (6D011800);
8. Фалсафа (6D020100);
9. Сиёсатшиносӣ (6D050200);
10. Рӯзноманигорӣ (6D05400);
11. Иқтисодиёт (6D050600);
12. География (6D060900)
13. Химия (6D060600)
14. Филологияи хориҷӣ (6D021000)
15. Информатика (6D011100)
16. Маркетинг (6D051100)
17. Тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш (6D010800)
18. Менеҷмент (6D050700)
19. Баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит (6D050801)
20. Технологияи коркарди чӯб ва маҳсулоти чӯбин (аз рӯи

соҳаи тадбиқ) (6D072500)
Номгӯи ҳуҷҷатҳое, ки барои дохилшавӣ ба докторантураи (PhD) аз рӯи ихтисос пешниҳод мешаванд:

1. Ариза ба номи ректори ДДК ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ бо розигии мудири кафедра ва декани факултет (ихтисос ва кафедра нишон дода шавад);
2. Нусхаи шиноснома;
3. Анкетаи дохилшаванда ба докторантура;
4. Нусхаи нотариалӣ тасдиқкардашудаи дипломҳои таҳсилоти олии баъди дипломӣ ва замимаҳои он (дипломи бакалавр ва магистр);
5. Варақаи шахсии баҳисобгирии кадрҳо;
6. Нусхаи дафтарчаи меҳнатӣ, ки аз тарафи шуъбаи кадрҳо тасдиқ карда шудааст (ҳангоми доштани собиқаи корӣ);
7. Сертификати супурдани имтиҳонҳои иловагӣ аз забони

- хориҷӣ, дар сурати мавҷуд будан (TOEFL ва ғайра);
8. Мақтубҳои тавсиявӣ (бо тасдиқи мӯҳри ташкилот);
9. Рӯйхати ҷопи мақолаҳои илмӣ ва корҳои таълимӣ-методӣ (дар ҳолати надоштан, пешниҳод намудани реферат аз рӯи ихтисос бо тақризи на камтар аз ду мутахассиси соҳа);
10. Асосномаи таҳқиқоти диссертационии ба нақшагирифташуда дар мувофиқа бо мушовири илмии ватанӣ ё хориҷӣ (тибқи дархости муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ва илмӣ);
11. Маълумотномаи тиббӣ шакли 086-У;
12. 6 адад расми андозаи 3x4.

Қабули ҳуҷҷатҳо ба зинаи ба докторантураи (PhD) аз рӯи ихтисос аз 20-уми июл то 15-уми августи соли 2018

ЭЪЛОНИ ҚАБУЛИ МАГИСТРАНТОНИ АЗ РӯИ ИХТИСОСҶОИ ЗЕРИН (БУҶАВҶИ ВА ШАРТНОМАВҶИ)

№	Рамзи ихтисос	Номи ихтисос	Маблағи шартномаи таҳсил (бо сомонӣ)
			Рӯзона
1.	1-020501	Математика	2100
2.	1-020505	Информатика	2100
3.	1020602	Технология (аз рӯи самтҳо)	1700
4.	1-31030302	Математикаи амалӣ	1700
5.	1-25010402	Кори бонкӣ	3300
6.	1-260203	Маркетинг	3300
7.	1-250107	Иқтисодиёт ва идора дар корхона	3500
8.	1-25010803	Баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит дар муассисаҳои бунёдӣ ва илмӣ	3500
9.	1-020402	География	1700
10.	1-02040601	Химия	2200
11.	1-310101	Биология	2200
12.	1-3102010203	Географияи сайёҳӣ ва менеҷменти сайёҳат	2200
13.	1-020301	Забон ва адабиёти тоҷик	2100
14.	1-230308	Рӯзноманигорӣ	2100
15.	1-020302	Забон ва адабиёти рус дар мактабҳои миқдӣ	2200
16.	1-020306	Забони хориҷӣ (англисӣ)	2700
17.	1-020101	Таърих	1700
18.	1-020102	Таърих-Ҳуқуқ	2600
19.	1-230101	Муносибатҳои байналмилалӣ	3300
20.	1-010201	Таҳсилоти ибтидоӣ	1700
21.	1-030201	Тарбияи ҷисмонӣ	2100
22.	1-26020206	Менеҷменти иҷтимоӣ	3300
23.	1-020501	Физика	2100
24.	1-010202	Таҳсилоти ибтидоӣ. Ихтисоси иловагӣ	1700

Довталабон ҳуҷҷатҳои зеринро ба комиссия қабул пешниҳод менамоянд:

1. Аризаи шахсӣ ба номи ректори муассисаи таҳсилоти олии касбӣ;
2. Дипломи таҳсилоти олии касбӣ ва замимаи он;
3. Маълумотномаи академӣ;
4. Маълумотномаи тиббӣ (шакли №086У);
5. 6 адад сурат (андозаи 3x4см);
6. Нусхаи шиноснома ё дигар ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи шахсият;
7. Тавсияномаи комиссияи аттестатсияи давлатӣ ба магистратура;
8. Нусхаи дафтарчаи меҳнатӣ дар хусуси фаъолияти корӣ вобаста ба самт, равия ва ихтисоси интихобкарда (агар бошад);
9. Реферат аз рӯи ихтисос.

Мӯҳлати қабули ҳуҷҷатҳо ба зинаи магистратура аз 20-уми июл то 10-уми августи соли 2018

133. Ситников Александр, ҳавзаи интихоботии Табошар, 120, шаҳри Чкалов
134. Солеҳов Пир, ҳавзаи интихоботии Ленин, 34, ноҳияи Орҷоникидзеобод
135. Соҳибназаров Аслиҳиддин, ҳавзаи интихоботии Роҳатӣ, 69, ноҳияи Ленин
136. Сувонқуллов Қурбоналӣ, ҳавзаи интихоботии Патар, 101, ноҳияи Конибодом
137. Султонов Шухрат, ҳавзаи интихоботии Қосимов, 31, шаҳри Душанбе
138. Табаров Муродалӣ, ҳавзаи интихоботии Қарасу, 73, ноҳияи Орҷоникидзеобод
139. Табаров Ҳабибулло, ҳавзаи интихоботии Ховалинг, 215, ноҳияи Ховалинг
140. Тағоев Саидмурод, ҳавзаи интихоботии Комсомолобод, 58, ноҳияи Комсомолобод
141. Тоҳирод Муродҷон, ҳавзаи интихоботии Яқкабоғ, 117, ноҳияи Ҷротеппа
142. Тошпулатов Холмирзо, ҳавзаи интихоботии Оқтеппа, 137, ноҳияи Нов
143. Тӯраев Сайфиддин, ҳавзаи интихоботии Ленин, 111, ноҳияи Ҷротеппа
144. Тӯраев Қурбон, ҳавзаи интихоботии Правда, 115, ноҳияи Ҷротеппа
145. Тургунов Евгений, ҳавзаи интихоботии Ишқошим, 225, ноҳияи Ишқошим
146. Убайдов Бобоқул, ҳавзаи интихоботии Пахтаобод, 39, ноҳияи Турсунзода
147. Убайдуллоев Ҷамшед, ҳавзаи интихоботии Политехникум, 24, шаҳри Душанбе
148. Умаралиев Аъзамалӣ, ҳавзаи интихоботии Ғазантарак, 127, ноҳияи Ғонҷӣ
149. Умаров Аҳрор, ҳавзаи интихоботии Қаротегин, 4, шаҳри Душанбе
150. Усмонов Усмон, ҳавзаи интихоботии Сайёд, 117, ноҳияи Шаҳритуз
151. Фатҳуддинов Бойпачо, ҳавзаи интихоботии Турдиев, 8, шаҳри Душанбе
152. Фозилов Мазбӯд, ҳавзаи интихоботии Далён, 128, ноҳияи Ғонҷӣ
153. Фозилов Толибҷон, ҳавзаи интихоботии Тағояк, 138, ноҳияи Нов
154. Хидиралиев Хуҷааҳмад, ҳавзаи интихоботии Яқуми май, 41, ноҳияи Турсунзода
155. Хомушов Бозорӣ, ҳавзаи интихоботии Тугалон, 187, ноҳияи Колхозобод
156. Хоҷаев Ато, ҳавзаи интихоботии Алмосӣ, 48, ноҳияи Ҳисор
157. Хоҷаназаров Имомназар, ҳавзаи интихоботии Ошоба, 125, ноҳияи Ашт
158. Худоев Азаматшо, ҳавзаи интихоботии Калинин, 192, ноҳияи Коммунистӣ
159. Худойназаров Бойназар, ҳавзаи интихоботии Истаравшан, 114, ноҳияи Ҷротеппа
160. Хуҷаев Саод, ҳавзаи интихоботии Янгиобод, 166, ноҳияи Вахш
161. Хушвахтов Саломатшоҳ, ҳавзаи интихоботии Тугул, 212, ноҳияи Панҷ
162. Хушвахтов Файзулло, ҳавзаи интихоботии Чехов, 2, шаҳри Душанбе
163. Ҳабибов Абдулло, ҳавзаи интихоботии Қахрамон, 204, ноҳияи Москва
164. Ҳабибов Абдураҳул, ҳавзаи интихоботии Ғулакандоз, 140, ноҳияи Пролетар
165. Ҳаёев Иззатулло, ҳавзаи

- интихоботии Зиракӣ, 161, шаҳри Кӯлоб
166. Ҳайтов Ҳоҷӣ, ҳавзаи интихоботии Пролетар, 139, ноҳияи Пролетар
167. Ҳалимов Абдуҳаким, ҳавзаи интихоботии Шаҳрак, 95, шаҳри Исфара
168. Ҳомидов Абдуҷалил, ҳавзаи интихоботии Адрасмон, 97, шаҳри Қайроқум
169. Ҳамроқулов Худойқул, ҳавзаи интихоботии Оқсу, 173, ноҳияи Данғара
170. Ҳасанов Музаффар, ҳавзаи интихоботии Нов, 135, ноҳияи Нов
171. Ҳасанов Олимҷон, ҳавзаи интихоботии Ленинобод, 83, шаҳри Ленинобод
172. Ҷабборов Абдусаттор, ҳавзаи интихоботии Панҷакент, 104, шаҳри Панҷакент
173. Ҷабборов Абдурашид, ҳавзаи интихоботии Куркат, 136, ноҳияи Нов
174. Ҷабборов Қодирҷон, ҳавзаи интихоботии Фирӯза, 218, ноҳияи Шаҳритуз
175. Ҷабборов Тоирҷон, ҳавзаи интихоботии Ашт, 124, ноҳияи Ашт
176. Шабдолов Шодӣ, ҳавзаи интихоботии Хоруғ, 223, шаҳри Хоруғ
177. Шамсов Амирхон, ҳавзаи интихоботии Москва, 203, ноҳияи Москва
178. Шарифов Азизбек, ҳавзаи интихоботии Гулистон, 62, ноҳияи Ленин
179. Шарифов Саидшариф, ҳавзаи интихоботии Оббурдон, 133, ноҳияи Мастчоҳ
180. Шарифов Ҳайдар, ҳавзаи интихоботии Ленин, 158, шаҳри Кӯлоб
181. Шарифов Ҳикмат, ҳавзаи интихоботии Кӯлоб, 157, шаҳри Кӯлоб
182. Шаропов Саломиддин, ҳавзаи интихоботии Ленин, 1, шаҳри Душанбе
183. Шафоев Воҳид, ҳавзаи интихоботии Қурбоншаҳид, 169, ноҳияи Восеъ
184. Шафоатов Шириншоҳ, ҳавзаи интихоботии Колхозчиён, 106, шаҳри Панҷакент
185. Шермуродов Дилмурод, ҳавзаи интихоботии Чашмаи Арзан, 88, шаҳри Ленинобод
186. Шичкин Владимир, ҳавзаи интихоботии Бинокор, 23, шаҳри Душанбе
187. Шодимадов Шукур, ҳавзаи интихоботии Шаҳристон, 116, ноҳияи Ҷротеппа
188. Шоев Саидшоҳ, ҳавзаи интихоботии Лабитал, 67, ноҳияи Ленин
189. Шокиров Усмоқул, ҳавзаи интихоботии Оқғоза, 165, ноҳияи Вахш
190. Шокиров Ҷӯра, ҳавзаи интихоботии Ғафуров, 143, шаҳри Хучанд
191. Шораҳматуллоев Далер, ҳавзаи интихоботии Муҳаммадиев, 13, шаҳри Душанбе
192. Эммаҳмадов Қаландар, ҳавзаи интихоботии Телман, 200, ноҳияи Қумсангир
193. Эсанқулов Эшбӯрӣ, ҳавзаи интихоботии Орзу, 186, ноҳияи Колхозобод
194. Юсуфов Бобораҳим, ҳавзаи интихоботии Сешанбе, 42, шаҳри Турсунзода
195. Ятимов Атохоҷа, ҳавзаи интихоботии Фарм, 44, ноҳияи Фарм
196. Яқубов Одилҷон, ҳавзаи интихоботии Кӯктош, 65, ноҳияи Ленин
197. Яқубов Шариф, ҳавзаи интихоботии Дурбад, 49, шаҳри Ҳисор

ГУФТОРҶО ДАР БОРАИ ИҶЛОСИЯИ XVI



*Борис Елцин,
Президенти Федератсияи
Русия, соли 1992*

Муҳтарам Эмомалӣ Шарифович!

Табрикоти самими маро ба муносибати Раиси Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон интихоб шуданатон қабул фармоед. Мутмаином, ки роҳбарияти нави Тоҷикистон дар роҳи қатъи хунрезӣ ва сар кардани раванди мусолиҳаи миллӣ ба хотири бо роҳи сиёсӣ яктарафа кардан ва ба эътидол овардани вазъияти кишвар тамоми тадбирҳои заруриро меандешад.

Хоҳиши дар мувоҷиҳатномаи Иҷлосияи Шӯрои Олии Тоҷикистон аз 19-уми ноябри соли 1992 зикр-рэфтаро дар бораи таъсиси нерӯҳои дастаҷамъии поддори сулҳ ҷонибдорӣ мекунам. Ба ин муносибат роҳбарияти Россия ба раисони ҷумҳуриҳои Қазоқистон, Қирғизистон ва Ўзбекистон мувоҷиҳат кард.

Хоҳиш дорам, аз номи ман ба намоёндагони халқ дар бобати таҳияи барнома аз қайди бӯҳрон баровардани кишвар ва таъмини тавофиқи миллӣ кори бомарому самарабахш орзу кунем.



*Нурсултон НАЗАРБОВЕВ,
Президенти Ҷумҳурии
Қазоқистон, соли 1992*

Эмомалӣ Раҳмонови муҳтарам! Дар ин марҳилаи барои ҷумҳурии шумо бисёр ҳассос интихоб шуданатонро ба мақоми Раиси Шӯрои Оли табрик мегӯям. Бо изҳори қаноатмандӣ оғози иҷлосияи порлумони ба созишу ҳамдигарфаҳмӣ муваффақшударо шунида, қарорҳои қабулкардаи ҳукумати қонуниро эҳтиром менамоем. Аз фурсат истифода бурда, ба намоёндагии халқи қазоқ мехостам изҳори боварӣ намоям, ки мардуми тоҷик ба марҳалаи муътадилгардонии равандҳои вазъият дохил мешавад. Аз ҳамаи нерӯҳои сиёсӣ ва ҳаракатҳо, одамҳои миллатҳои гуногуни Тоҷикистон даъват ба амал меорем, ки зиддиятҳои мусаллаҳона, ҷанги бераҳмонаю бемақсади бародаркӯширо бас кунанд, зеро дар ин набардҳои бемаънӣ одамони бегуноҳ ба шаҳодат расиданд.



*Сергей МИРОНОВ,
собиқ раиси Ассамблеяи
байнипарлумонии давлат
ҳои аъзои ИДМ*



Ба шарофати қарорҳои Иҷлосияи XVI Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон адолату хусумат, ғаму ғусса, ки дар сарзамини кӯҳану кишвари пурфайз давом доштаанд, аз байн рафтанд. Сулҳ дар Тоҷикистон, чи тавре борҳо Президенти Русия Владимир Путин зикр кард, вазъияти муътадили минтақаро, ки ба он ҷо экстремизм ва терроризм қиддӣ таҳдид менамуд, устувор сохт. Аз ин рӯ, зуд ба охир расидани ҷанги шаҳрвандӣ обрӯи Тоҷикистонро дар арсаи байналмиллалӣ боло бардошт.

Чораҳои қатъии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ва пайравони ӯ имкон доданд, ки сулҳу низом пойдор, асосҳои давлатдорӣ мустаҳкам шаванд ва ислоҳоти иқтисодию сиёсӣ оғоз ёбад.

*Абдулҳамид САМАД,
Нависандаи халқии
Тоҷикистон*



Вақте ки Иҷлосияи XVI Шӯрои Оли дар Хучанд идома меёфт, зиндагӣ ва рукнҳои давлатдорӣ қариб дар ҳама ҷо ончунон фалаҷ шуда буданд, ки ҳатто дар кӯчаву хиёбонҳои пойтахт аз ангушумор будани одамону нақлиёт кас ба даҳшат меафтод. Аз он рӯзҳои сиёҳу пурофат 25 сол сипарӣ мешавад. Бубинед, имрӯз натавонӣ дар пойтахт ва маркази вилоятҳо, балки дар шаҳру деҳот низ одамону аз афзун шудани тамғаҳои гуногуни мошин ангушти ҳайрат мегазанд. Ин аст самараи сулҳу осоиш.



*Оролбой АБДУКАРИМОВ,
собиқ Раиси сенати
порлумони Ҷумҳурии
Қазоқистон*

Сарзамини тоҷикон, ки гаҳвораи тамаддуни беназир ва қадимаи машриқзамин аст, дар таърихи бисёрасраи хеш шоҳиди ҳодисоти зиёд гардидааст. Ҳодисаҳои фоҷиабори соли 1992 дар ташаккули ин давлати нав мустақилшуда таъсири манфӣ расондаанд. Дар ин вазъ нақши муттаҳидсозиро ҷаласаи шонздаҳуми Шӯрои Олии Тоҷикистон ба анҷом расонд ва бо амалҳои қатъӣ тавонист нерӯҳои солими ҷомеаро ба ҳам биорад. Нуқтаи барои Тоҷикистон муҳим он шуд, ки дар ин ҷаласа Раиси Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки Сарвари кунунии мамлакат аст, яъне Эмомалӣ Раҳмон интихоб шуд. Месазад аҳамияти байналмиллалӣ Иҷлосияи XVI-ро дар он бинем, ки шиддати муқобилияти ҷанги ҳамватани Тоҷикистонро коста, барои боздоштанаш заминаҳо муҳайё кард, ки дар ниҳоят барои амну субот дар минтақаи Осиёи Марказӣ мусоидат намуд.



*Ҷорҷ БУШ,
Президенти Иёлотҳои
Муттаҳидаи Амрико,
соли 1992*

Ҷаноби гиромӣ Раҳмонов! Иҷозат диҳед Шуморо ба муносибати Раиси Шӯрои Олии Тоҷикистон интихоб шуданатон муборакбод намоям. Ман сидқан бовар дорам, ки дигаргуниҳои мазкур ба амалиёти ҷангӣ дар Тоҷикистон хотима мебахшанд, имкон медиҳад, ки тартибот ҷорӣ гардад, ҳамчунин ба тавлиди демократияи ҳуқуқӣ мусоидат менамоем. Мутмаином, ки кӯшишоти Шумо барои ваҳдати тамоми мардумони кишвар равона карда мешавад. Ба ин мақсад маслиҳат медиҳам, ки ба муҳимияти адолати судӣ, ки тибқи меъёрҳои ҳуқуқӣ башар гунаҳгорони дар ҷинояткорӣ айбдоршуда мавриди таҳқиқ қарор хоҳад, эътибор бидиҳед. Зеро оғози коратон дар мансаби баланд Шуморо назди як қатор масъалаҳои муҳими хусусияти инсондӯстӣ дошта қарор дод.

Ҳукумати ИМА тайёр аст, ки ҳамкорию бо Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон идома диҳад, ба Шумо ёрии башардӯстонаю бегаразона расонад.



*Александр ВОЙТОВИЧ,
Раиси Шӯрои ҷумҳуриявии
Маҷлиси миллии Ҷумҳурии
Беларус*

Иҷлосияи XVI Шӯрои Оли гардиши куллие дар бар-тарафсозии бӯҳрони сиёсӣ, мустаҳкам гардонидани давлат маҳсуб меёбад. Дар ин муддат оид ба халғи силоҳ, безаргардонидани гурӯҳҳои гуногуни мусаллаҳ, ки қатлу куштор, зуроварӣ пешаи онҳо буд, корҳои зиёд ва душворе ба ҷо оварда шуд. Маҳз амалӣ гардонидани чунин тадбирҳо сабаби пойдор ва мустаҳкам гардонидани давлати Тоҷикистон гаштанд ва ба бунёдкории халқ асос гузоштанд. Талошу кӯшишҳои Сарвари давлати Тоҷикистон Э.Ш. Раҳмонов ва тарафдорони ӯ дар як вақт ҳам мубориза барои ояндаи кишвар ва ҳам алайҳи терроризми байналмиллалӣ буд.



*Тарик ИҚБОЛ СУМРО,
сафири фавқулода ва
мухтори Ҷумҳурии
Исломии Покистон дар
Тоҷикистон*

Танҳо пешвоёни миллии нодир ва дурандеш мисли Президенти Тоҷикистон, Ҷаноби Оли Эмомалӣ Раҳмон метавонанд фазаи неку созандаро аз миёни марзҳо ба василаи талошҳои самимиву содиқона, ки барои манфиати ҳамаи инсоният равона шудаанд, фароҳам оварда, дар минтақа паҳн кунанд. Эмомалӣ Раҳмон дар ҳақиқат марди нотақрор аст.

АКСИЯИ «ДОНИШГОҶИ МАН»

Роҳбарияти Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ тасмим гирифтааст, ки бо иштироки кормандону омӯзгорон ва донишҷӯён аксияи «Донишгоҳи ман»-ро гузаронад. Айни ҳол тамоми омӯзгорону кормандон ва донишҷӯён дар ин аксия иштирок намуда, ба донишҷӯёни эҳтиёҷманд ва дигар қишири ҷомеа кӯмак расонида истодаанд. Намунае чанд аз ин қорҳои хайро ба хонанда муаррифи мекунем.

ФАКУЛТАИ МОЛИЯВИЮ ИҚТИСОДӢ



Ҷиҳати дар амал татбиқ намудани сиёсати иҷтимоии давлат ва амали гаштани аксияи "Донишгоҳи ман" садорати факултаи молиявию иқтисодӣ санаи 09.06.2018 чорабинӣ-консерт хайриявӣ дар мавзӯи "Давлату ҳукумат-ғамхори ҳамешагии ятимон" доир намуда, ҳамзамон до-

нишҷӯёни ятими қулли донишгоҳро, ки шумораашон 37 нафарро ташкил медиҳад бо мукофотҳои пулӣ дар ҳаҷми 1400 сомонӣ сарфароз гардониданд. Ин амали нек дар партави дастури супоришҳои Пешвои миллат ва ғамхориҳои давлату ҳукумат дар ҳаққи ятимон амали гашта, садорати факулта тасмим гирифтааст, ки вобаста ба дастгирии ятимон дар оянда низ кӯмакҳои худро дарёф надорад.

Ҳамзамон, факулта дар аксияи "Донишгоҳи ман" иштирок намуда, моҳи майи соли ҷорӣ дар бинои таълимии факулта таҷҳизоти "Занги электронӣ" насб намуд. Ҳамчунин, барои шуъбаи хоҷагидорӣ донишгоҳ як миқдор таҷҳизот харидорӣ кард. Инчунин, факулта барои тоза намудани атрофи донишгоҳ ба маблағи 320 сомонӣ сарф намуд.



ШҶРОИ ЗАНОН

Шӯрои занон, сохтори бахши тарбияи донишгоҳ буда, аз соли аввали таъсиси донишгоҳ фаъолият дорад. Солҳои аввал ҳамчун бахши иттифоқи касабаи кормандони донишгоҳ амал мекард. Шӯрои занон бо Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, шуъбаи кор бо занони Ҳукумати шаҳри Кӯлоб, Шӯроҳои занони мактабҳои олии ҶТ, мақомоти иҷроияи шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ, ки аз онҳо духтарон тибқи квотаи Президентӣ таҳсил мекунанд, ҳамкорӣ дорад. Ҳайати занони донишгоҳ ҳоло зиёда аз 10 нафар буда, Савронбӣ Раҳимова, номзади илми педагогика раиси Шӯро мебошад.



Шӯрои занон дар партави аксияи "Донишгоҳи ман" бо ташаббуси раиси Шӯро Савронбӣ Раҳимова ва раисони Шӯроҳои занони факултаҳои қорҳои хайро ба анҷом расониданд. Дар арафаи Иди саиди Фитр Шӯрои занону бонувони донишгоҳ ба занҷо, ки наздиқонашон фавтидаанд, ба маблағи 800 сомонӣ кӯмаки молиявӣ расониданд. Ҳамчунин, ҳангоми сӯҳбат аз ҷиҳати раванӣ низ ба онҳо кӯмак карданд.

ИҚД: ҒАМХОРӢ ДАР ҲАҚҚИ ДОНИШҶӢӢ


Санаи 21.05.2018 Иттифоқи касабаи донишҷӯён бахшида ба "Рӯзи ҷавонони Тоҷикистон" донишҷӯёнеро, ки пайваста дар чорабиниҳои илмӣ, варзишӣ ва фаҳангии донишгоҳ фаъолона ширкат варзида, номи донишгоҳро дар саросари ҷумҳурӣ баланд бардоштаанд, ба миқдори 1341 сомонӣ тухфаҳои хотиравӣ харидорӣ намудуда, онҳоро қадрдонӣ кард.



ДАР АКСИЯИ «ДОНИШГОҶИ МАН» ИШТИРОК НАМО!



ТАҚДИМИ 130 КИТОБИ ТАХАССУСӢ



Субҳон Фозилов, саромӯзгори кафедраи тарбияи ҷисмонӣ ва омодагии дифои ҳарбӣ дар аксияи "Донишгоҳи ман" иштирок намуда, 130 китобе, ки ба соҳаи тарбияи ҷисмонӣ тааллуқ доштанд ва дар хонааш нигоҳдорӣ мешуданд, ба китобхонаи донишгоҳ тақдим намуд.



ШУЪБАИ МАГИСТРАТУРА



Шуъбаи магистратураи донишгоҳ аз аксияи "Донишгоҳи ман" илҳом гирифта, бо ташаббуси мудири шуъба Арафамо Даминова санаи 2-юми июни соли ҷорӣ барои саҳми худро гузоштан ба боғчаи бачагони назди донишгоҳ китобҳои афсонаву расмдори кӯдакона, қаламҳои ранга, албомҳои расмкашӣ ва дигар маводҳои хониш тақдим намуд. Ин кори хайр дили садҳо кӯдакро шод хоҳад кард.



ФАКУЛТАИ ФИЗИКА ВА МАТЕМАТИКА

Санаи 25.06.2018 бо ташаббуси факултаи физика ва математика ва кафедраи илмҳои компютерӣ бахшида ба аксияи "Донишгоҳи ман" конфронси илмӣ-назариявӣ бахшида ба 21-солагии Ваҳдати миллӣ ва Соли рӯшди сайёҳӣ ва ҳунароҳои мардумӣ гузаронида шуд.

Бо сухани ифтитоҳӣ декани факулта номзади илми педагогика Мунир Сафаров баромад намуд, ҳозиринро ба рӯзи Ваҳдати миллӣ табрик намуд ва конфронсро ҳусни оғоз бахшид. Баъдан, маърузачиён дар мавзӯи "Дар тарбияи ҷавонон муттаҳид бошем!", суҳангӯ-муаллими калони кафедраи илмҳои компютерӣ Одинаев А.Р. дар мавзӯи "Хизматҳои беназирӣ Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон", суҳангӯ-ассистенти кафедраи илмҳои компютерӣ Шоҳсанамӣ Р. дар мавзӯи "Имкониятҳои китобхонаи электронии e-Library ва системаи РИНС", суҳангӯ-донишҷӯи соли 2-юми ихтисоси информатика Исмоили Юсуф ва дар мавзӯи "Марҳилаҳои асосии истифодабарии шабакаи интернет дар тичорати сайёҳӣ" суҳангӯ-донишҷӯи соли 1-уми ихтисоси информатика Манучеҳр Латипов суҳанронӣ намуданд.

Конферонс бо суолу пурсишҳо ҷамъбаст гардида, дар охир аз тарафи декани факулта ба иштирокини фаъол ифтихорномаҳо супорида шуд.



МОДАРОН ТАРҒИБГАРИ ХАЙРУ БАРАКАТАНД



Малика САИДОВА,
ассистенти кафедраи химия ва биология

Моҳи шарифи Рамазон моҳи хайру баракот, моҳи муборак, моҳе мебошад, ки дар ин моҳ хайр кардан кори неку мусоид аст. Дар моҳи шарифи Рамазон хабар гирифтани бемор, аз ҳоли аҳволи ӯ воқиф будан ва ба ӯ кӯмаки молиявӣ тасалли бахшидан вазифи ҳар як фард ба ҳисоб меравад.

Моҳи шарифи Рамазон, ки Худованд онро дар калом осмонии худ иҷобати дуо, қабули тавба ва амалҳои хайру савоб доништааст, дар ин моҳи муборак инсонҳо меҳонанд, ки фазилатҳои парҳезкориву наққориро бештар риоя кунанд, аз амалҳои зишт худдорӣ намоянд. Пеш аз ҳама бо аёдати падару модари худ бираванд, аз ҳоли аҳвол ва сихативу саломатии онҳо воқиф бошанд.

Обрӯи аҳли дин аз хоки пои модар аст, Ҳар чӣ доранд ин ҷамоат аз дуои модар аст. Он чӣ дар васфи биҳишт фармуд Қуръони Карим, Соҳиби Қуръон бигуфта:

зери пои модар аст.

Шахсон, ки сарватманданд бояд кӯмаку хайро аз ёд набароранд ва ба ятимону маъюбон ва камбизоатону дармондагон дасти мададу ёрии моддӣ дароз кунанд.

Модарон меҳонанд, ки зиёдтар аз ҳама ба кори хайр даст биза-

данд, ба гирду атрофиёни хеш хайру саховат бахшанд. Модар доимо ба фарзандон маслиҳат медиҳад, ки барои кӯмак расонидан ба ниёзмандони муҳтоҷ ёри расонанд, бемореро ба аёдташ раванд, дар ҷомеа ба корҳои бад даст назананд, доимо кори хубу савобро пеша намоянд. Модар шукрона мекунад, ки соҳибватану соҳибдавлат аст. Ватанро баробари модару фарзандони худ мисли ҷонаш дӯст медорад. Модар доимо дасти дуо мебардорад, ки ин ватани биҳиштосои мо тинҷу ором ва шуҳратманд бошад, нисбат ба пешин боз ҳам ободу зебо гардад.

Доимо Пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон доимо таъкид мекунад, ки "Мобояд тамоми кӯшишу имкониятҳои оямонро ба он равона созем, ки фарзандонамон дар рӯҳияи ватандӯстиву худшиносӣ, омӯхтани илму донишҳои муосир ва касбу ҳунароҳои замонавӣ ба камол расанд", "Фаромӯш набояд кард, ки танҳо миллати босаводу соҳибмаърифат ва кадрҳои донишманду баландихтисос метавонанд дар оянда давлати соҳибистиқлоли Тоҷикистонро ба ҷомеаи башарӣ ба таври шоиста муаррифӣ кунанд ва обрӯю мартабаи Тоҷикистони мо дар байни кишварҳои пешрафтаи олам боз ҳам балантар гардад".

Ҳар як фард, албатта аз дуои неки падару модар ва пирони рӯзгордида баракат меёбад. Шоир барҳақ гуфтааст:

Дар ҷавонӣ дор пиронро азиз, То азизи дигарон бошӣ ту низ.

Баракати касбу кор, сихативу саломатии фарзандон аз дуои неки волидайн вобастагӣ дорад. Аз аҳволи онҳо бохабар шудан ин қарзи фарзандии ҳар як ҷавонмард ҳаст.

Дар ҷавонӣ дор пиронро азиз, То азизи дигарон бошӣ ту низ. Баракати касбу кор, сихативу саломатии фарзандон аз дуои неки волидайн вобастагӣ дорад. Аз аҳволи онҳо бохабар шудан ин қарзи фарзандии ҳар як ҷавонмард ҳаст.

Дар ин ҷанги хонумонсӯз тамоми адибони Иттиҳоди Шӯравӣ низ фаълонан ширкат варзиданд ва зиёда аз ҳазор нафари онҳо аз нахустин рӯзи сар шудани ҷанг ба майдони ҷарб рафта, ҳамчун муҳбирони рӯзномаҳои фронтӣ, аскарони қаторӣ, командирону комиссарҳо бар зидди истилогарони фашистӣ мардонавор ҷангиданд. Сесаду ёздаҳ нафар нависандаи маъруф дар майдони ҷанг аслиҳа дар даст қаҳрамонона ҳалок шуданд, дар лагерҳои фашистӣ нобуд гардиданд ва дар бандихонаҳои ҷарбӣ вафот кардаанд.

Шамсия Одинаева, Мубина Қаюмова, омӯзгорони Коллеҷи омӯзгории ДДК ба номи А. Рӯдакӣ

ЭЪЛОНИ ҚАБУЛИ ДОНИШҶУЁН БАЪД АЗ ХАТМИ МУАССИСАҶОИ ТАҲСИЛОТИ МИЁНАИ КАСБӢ (ТАРИҚИ БУҶАВӢ ВА ШАРТНОМАВӢ) ВА ТАҲСИЛОТИ ДУОМ (ТАРИҚИ ШАРТНОМАВӢ) БАРОИ СОЛИ ТАҲСИЛИ 2018-2019

№	Рамзи ихтисос	Номи ихтисос	Маблағи таҳсил (бо сомони)	
			Рӯзона	Ҷойбона (фосилавӣ)
1.	1-02 05 01	Математика	2100	1650
2.	1-02 05 05	Информатика	2100	2100
3.	1-25010803	Бахисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит дар муассисаҳои бучетӣ ва илмӣ	3500	2600
4.	1-25 01 07	Иқтисодиёт ва илора дар қорхона	3500	2600
5.	1-26 02 02-06	Менечменти иҷтимоӣ (маориф)	3300	2700
6.	1-31 02 01 0203	Географияи сайёҳӣ ва менечменти сайёҳат	2200	2200
7.	1-02 04 0601	Химия. Биология	2200	2200
8.	1-02 03 02	Забон ва адабиёти рус	2200	2200
9.	1-02 03 01	Забон ва адабиёти тоҷик	2100	1650
10.	1-02020200	Таҳсилоти ибтидоӣ. Забон ва адабиёти рус	1700	1650
11.	1-01 02 01	Таҳсилоти ибтидоӣ	1700	1650
12.	1-01 01 02	Таҳсилоти томактабӣ. Ихтисоси иловагӣ	1700	1700
13.	1-01010206	Таҳсилоти томактабӣ. Равоншиносии амалӣ	1700	1650
14.	1-02 01 01	Таърих	1700	1650
15.	1-02 01 02	Таърих. Ҳуқуқ	2600	2600
16.	1-03 02 02	Тарбияи ҷисмонӣ. Омӯзгари динӣ	2100	2100
17.	1-230111	Китобхонашиносӣ ва китобшиносӣ (аз рӯи самтҳо)		1600

Довталабон ҳуҷҷатҳои зеринро ба комиссия қабул пешниҳод менамоянд:

1. Ариза ба номи ректори донишгоҳ;
2. Дипломи намунаи давлатӣ бо замимааш дар бораи хатми муассисаи таҳсилоти олии касбӣ (нусхаи асл);
3. Нусхаи дафтарчаи меҳнатӣ дар хусуси фаъолияти корӣ вобаста ба самт, равия ва ихтисоси интихобкарда;
4. 6 адад расми андозаи 3x4 см;
5. Маълумотномаи тиббии шакли 086У;
6. Расиди бонкӣ (маблағи шартномаи таҳсил);
7. Шиноснома ё ҳуҷҷат дар бораи тасдиқи шахсият.

Мӯҳлати қабули ҳуҷҷатҳо ба зинаи магистратура аз 1-уми июл то 10-уми августи соли 2018

ДАР ТАЛОШИ УМРИ АБАД

Ҳафтоду се сол боз бошандагони мамлакатҳои муштаракулма-нофеъ ва мардуми тараққиҳоҳи ҷаҳон Рӯзи ғалабаро бар Германияи фашистӣ ботантана ҷашн мегиранд. Дар ҳақиқат, барои ҷанговарони баҳодури собиқ Иттифоқи Шӯравӣ ҳамлаҳои ваҳшиёнаи душманеро, ки аз ғалабаҳои пайдарпайи худ бар давлатҳои Европайи Ғарбӣ рӯҳи гирифта, мастии хуни тамоми инсоният гашта буд, баргардонидан ва ўро дар лонаи худаш торумор намудан ниҳоят душвору сангин буд. Ин аст, ки аз рӯзҳои аввали эълони ҷанг Ҳукумати Шӯравӣ дар баробари қувваҳои моддӣ қувваҳои маънавий, аз ҷумла санъатро ҳам, пурра ба муборили душман сафарбар намуд. "Мо вазифадорем, ки, -- навишта буд рӯзномаи "Правда" дар ибтидои Ҷанги Бузурги Ватанӣ, -- санъат барин навъи аслиҳаро низ ба хизмати Армияи Сурх супорем". Ҷамин маъниро шоири ҷанговар Ҳабиб Юсуфӣ дар шеъри "Ман Ватанро беш аз ҳарвақта дорам дӯсттар" басо муассир ба қалам додаст:

**Вақти он аст, Эй қалам!
Буррандатар гардӣ зи тег!
Вақти он аст, Эй суҳан!
Гуррандатар гардӣ зи барқ!
То ба душман ҳамла орам,
Решааш буррӣ зи бех,
То расӣ,
Манхус-анҷарро кунӣ бе шоху барг.**

Бинобар ин, ҳар сол ба муносибати Рӯзи ғалаба ба ёд овардани номи нек ва қору пайкори онҳо басо муҳим, балки қарзи фарзан-

дии мо - бозмондагон мебошад. Аз домани 215 ҳазор касе, ки дар ҶБВ аз Тоҷикистон ширкат намуда буданд, алҳол нафароне чанд дар қайди ҳаёт мебошанду ҳалос. Нависандаи ҷангноманависи тоҷик зиндаёд Сафар Раҳмон, ки умри азизи худро ба кофтуков ва зинда гардонидани номи қариб 50 ҳазор нафар мардон ба ҷанг сафарбаршудаи тоҷикистонӣ бахшидааст, дар пешгуфтори ҷилди якуми китоби 5-ҷилдаи "Ҳазору як корнома" таъкид кардааст: "Ин кори пурмашаққат танҳо ба ин хотир нест, ки ёди қурбониёни ҷанги Олмонро зинда дорем, боз барои ин ҳам аст, ки авлоди онҳо ба қадри ҳам бирасанд, ба хотири арвоҳи гузаштагонии шаҳиди худ ҳамдигарро азиз бидоранд, сабаби хориӣ ҳамдигар нагарданд, ба қадри манзилати Ватан бирасанд".

Дар ин ҷанги хонумонсӯз тамоми адибони Иттиҳоди Шӯравӣ низ фаълонан ширкат варзиданд ва зиёда аз ҳазор нафари онҳо аз нахустин рӯзи сар шудани ҷанг ба майдони ҷарб рафта, ҳамчун муҳбирони рӯзномаҳои фронтӣ, аскарони қаторӣ, командирону комиссарҳо бар зидди истилогарони фашистӣ мардонавор ҷангиданд. Сесаду ёздаҳ нафар нависандаи маъруф дар майдони ҷанг аслиҳа дар даст қаҳрамонона ҳалок шуданд, дар лагерҳои фашистӣ нобуд гардиданд ва дар бандихонаҳои ҷарбӣ вафот кардаанд.

Шамсия Одинаева, Мубина Қаюмова, омӯзгорони Коллеҷи омӯзгории ДДК ба номи А. Рӯдакӣ



Бахтовар ШАРИПОВ,
ассистенти кафедраи таҳсилоти томактабӣ ва кори иҷтимоӣ

Бе шак таълимоти Имоми Аъзам шаршор аз панду ҳикмат, тарзҳои муносибати дуруст бо одамон, усулҳои беҳтарини ҳалли моҷаро, дуруст ба роҳ мондани муносибатҳои оилавӣ ва ташаққули шахсияти ҷавонону наврасон мебошад. Ҳадафи омӯзиш аз ин қисмат дар он аст, ки усулҳои мазкурро омӯхта, ҷанбаҳои психологӣ онро муайян намоем.

Ном аз назари психологӣ муаррифунандаи шахсияти инсон аст. Мутаассифона, бисёре аз одамон номҳои зеборо як тараф гузошта, номи олоии меҳнат (теша, хоркаш), парранда (тутӣ, майна, кафтар), ҳайвон (гурғ, шер, паланг), номҳои ҳафта (душанбе, сешанбе, чоршанбе, якшанбе), меваҷотҳо (олуболу, шафтолу), сабзавотҳо (карам) ва ғайраро мегузоранд. Ба ин муносибат Имоми Аъзам таъкид мекунад, ки номҳои зебо дорои хусусиятҳои хос дошта, ба инсон таъсири амиқ доранд. Номҳои хуб дар бисёри ҳолатҳо барои соҳиби ном аз овони

АНДЕШАҶОИ ПСИХОЛОГИИ ИМОМИ АЪЗАМ

кӯдакӣ ҳамчун барандаи ҳамаи хислатҳои нақе, ки дар номаш вуҷуд дорад, хизмат мекунад. Бисёри кӯдакон бо номи худ фахр карда, кӯшиш мекунад, то ба мартабаи соҳиби пешинани ном бирасанд. Агар ба кӯдакони худ номҳои каммаънии хандаоварро гузорем, бешак ин кӯдак аз тамасхури ҳамсолони худ норозат шуда, аз бозӣ кардан бо онҳо даст мекашанд. Пас, худии номи номувофиқу гӯшарош кӯдакро аз рафти бозӣ дур мекунад. Дар психология муоширати корӣ яке аз усулҳои самарабахши ба сари масъала овардани ҳамсӯҳбат, ин бо номи шахси мувофиқат кардан аст. Яке аз хусусиятҳои гирифтани номи хусусии ҳамсӯҳбат ин ифодаи эътибори эҳтиром ба шахсияти ҳамсӯҳбат мебошад. Ба ин восита, ӯ метавонад нисбат ба мо ҳисси тавачҷӯх зоҳир кунад. Дар алоқамандӣ ба ин масъала Имоми Аъзам дар бобати қобилияти гӯш карда тавонистани ҳамсӯҳбат ҳангоми муошират маслиҳатҳои муфид медиҳад, яъне таълимоташон шаршор аз ҷанбаҳои психологӣ буданд. Ба монанди то охир гӯш кардани ҳамсӯҳбат, то ки дилашро холӣ кунанд, Имоми Аъзам аз қобилиятҳои муҳим доништааст.

Имоми Аъзам васияте ба шогирдаш Халид ибни Самтии Басрӣ кардааст ва он чунин аст: "Касе, ки

аз ту гӯш мекунад, ту низ кӯшише бикун, то аз ӯ бинашавӣ". Ин андеша яке аз принципҳои асосии психологияи муосир буда, ба он ҳамроҳ аст. Гӯш кардани ҳамсӯҳбат корест мушқил ва на ҳар кас метавонад чун психолог ҳамсӯҳбати худро бодикқат гӯш накунем, он гоҳ самараи муошират кам мешавад ва ба мақсад ноил намешавем. Қобилияти гӯш карда тавонистани ҳамсӯҳбат ҷанбаҳои хуби психологӣ дорад. Агар бевосита ҳамин хусусияти шахсии Имоми Аъзам, яъне "Қобилияти гӯш карда тавонистани ҳамсӯҳбат"-и ўро таҳлил намоем, он гоҳ ба ҳулосае омадан мумкин аст, ки Имоми Аъзам дар замони худ ба донишҳои психологӣ мусаллаҳ будаанд. Яке аз хусусиятҳои равшан ифодаёфтаи фаъолияти Имоми Аъзам қобилияти баланди далеловарии ӯ мебошад.

Ҳулоса, андешаҳои психологияи Имоми Аъзам ҷанбаҳои иҷтимоӣ дошта, дар рушду инкишофи ҷомеаи имрӯза низ мавқеи хоса дорад. Мутаассифона, то ҳол андешаҳои ӯ мавриди тадқиқот қарор наёфтаанд. Умед аст, ки мутахассисони соҳаи сари ин масъала фикру мулоҳизаҳои хешро иброз намуда, ба паҳлӯҳои ниҳони андешаҳои ин шахсияти оламшумул шарҳу баёни тоза рӯйи кор меоранд.

ВАҲДАТИ МИЛЛӢ - АРЗИШМАНДТАРИН ДАСТОВАРДИ ДАВРОНИ СОҲИБИСТИҚЛОЛ



Кузан ИZZАТУЛЛОЕВ,
номзади илми педагогика, дотсент,
мушовири ректор

Ваҳдат рамзи воқеӣ ва ҷавҳари фалсафаи сулҳо-фарӣ, фарҳангсолориву таҳаммулпазирии миллати тоҷик ва таҷассумгари иттиҳоди ҳамбастагии тамоми Тоҷикистон мебошад.

Эмомалӣ РАҲМОН

Таъкид кардан ба маврид аст, ки ваҳдат ва ваҳдатгарой аслан ғояи бунёдии тамаддуни халқи тоҷик буда, дар Наврӯзи Аҷам, ки ҷаҳонӣ гардидааст, ботамомӣ ҷилвагар аст. Ин маънӣ дар китоби муқаддаси "Авесто", дар шоҳкорҳои абармардони илму адаб низ бо бозтобҳои тоза ба назар мерасад. Мавлоно Балхӣ басо нишонрас фармудааст:

*Мо барои васл кардан омадем,
На барои фасл кардан омадем.*

Дар ин шоҳбайт "васл кардан" танҳо барои ҳусни суҳан набуда, балки маънии созандаю дарунмоя низ дорад.

Табиати ваҳдатгарой ва меҳанпарастии миллати аз азал хирадманду бофарҳанги тоҷик буд, ки образнок карда ғӯем, баъди чандин бор бар сараш рехтани борони сели тире туфанг, теғу шамшер аз тарафи истилогарони аҷнабӣ, боз дубора эҳё гардида, бо нерӯи офаридгорӣ ва бунёдкорӣ дар пешрафти илму адабиёт ва фарҳанги умумибашарӣ саҳми арзанда гузоштааст.

Таърих гувоҳ аст, ки баъди ҳазор сол шикаст хӯрдани давлати муқтадирӣ Сомониён, дар замони Иттиҳоди Шӯравӣ соҳибдавлат шудем, вале истиқлолиятмон нисбӣ буд, яъне зоҳиран соҳиби Парчам, Конституция, Суруди миллӣ буда, дар амал давлати абарқудрати Шӯравӣ ягон масъалаи ҷиддӣ байналхалқӣ, ҳатто дохилро бе ризояти ҳизби ҳукмрон ҳал кардан имконнопазир буд.

Бале, неъмате беҳтар зи истиқлол нест! Танҳо баъди пош хӯрдани собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ орзуи деринаи халқи тоҷик ҷомаи амал пӯшид. Дар Иҷлосияи Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 9 сентябри соли 1991 "Эъломияи Истиқлолияти давлати Ҷумҳурии Тоҷикистон" ба тасвиб расид ва тӯли 26 сол аст, ки мардуми шукргузори ин сарзамин санаи мубораку таърихи ботантана таҷлил карда истодаанд.

Барҳақ, Истиқлолияти давлати Тоҷикистон пураризиштарин даростарди сиёсии давлату миллати соҳибтоҷи тоҷик маҳсуб меёбад. Ба шарофати истиқлол мо соҳиби Ватани азизи худ, Парчам, Нишони давлатӣ, Суруди миллӣ, Артиши миллию пули миллии гардидем ва ҳамчун узви комилхуқуқи Созмони Миллали Муттаҳид ва чандин созмони бонуфузу байналмиллалӣ ба дастовардҳои муҳим ноил шудем. Тоҷикистон дар ҷаҳон чун давлати сулҳофару сулҳпарвар шинохта шуд. Таҷрибаи сулҳи тоҷикон мавриди омӯзиши бисёр кишварҳои олам қарор гирифта, ки ин боиси ифтихору сарфарозии ҳар як тоҷику тоҷиконӣ аст.

Басо гуворост, ки Асосгузори

сулҳу Ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон "Созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризоияти миллӣ дар Тоҷикистон"-ро (27 июни соли 1997) аз лиҳози аҳамияти бузурги худ бо "Эъломияи Истиқлолияти давлати Ҷумҳурии Тоҷикистон" дар як радиф мондааст. Зеро бе ба даст омадани Ваҳдати миллӣ сулҳу салоҳ пойдор нагардида, хавфу хатари аз даст додани Истиқлолияти давлатӣ меафзуд.

Натиҷаи ҳамин ду неъматӣ сиёсии тақдирсоз аст, ки пиру барно, ҷавонони саодатманд, занону бонувони хушбахт, тамоми мардуми ватандӯсту ваҳдатсози Тоҷикистони азизамон дар ҳар кӯчаю деҳа, хиёбону маҳалла, ноҳия, шаҳру вилоятҳои ҷумҳурӣ ҳазорон-ҳазор сарбаландона ба халқу давлати соҳибистиқлоламон хизмати софдилонаю содиқона карда истода, аз файзу баракати ваҳдати Истиқлолияти давлати Тоҷикистони биҳиштосоямон ба ҷону дил баҳраҳо бардошта истода, пайваста шукри ин неъматҳои Худоҷод, шукри Сарвари хирадманду Пешвои бузурги миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, шукри озодию ободии Ватани боёиёмонро мекунанд.

Онҳо аз комёбиҳои рӯзафзуни миллати бофарҳангу тамаддунофар ва бунёдкори тоҷик, хоса дар солҳои соҳибистиқлоли Ватани азизамон рӯху илҳомӣ тоза гирифта, ҳамчун сарбозу афсарони шуҷоъ, ҳамчун толибилмону эҷодкорони равшанзамир, соҳибкорону соҳтмончиёни корозмуда, қаламбадастони моҳиру хунармандони шоиста, пирони рӯзгордидаи шукргузор, занону модарон ва ҷавонони хушбахту саодатманд бо ифтихори баланди ватандорӣ, ҳештаншиносӣ, масъулияти ваҳдатгарой, таҳкими сулҳу ваҳдати пойдор камари ҳиммат баста, дар адои хизмати Модар-Ватан беш аз пеш фаъолияти пурсамар ва зиндагии шоиста карда истодаанд.

Бояд таъкид кард, ки Иҷлосияи 16-уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки моҳи ноябри соли 1992 дар шаҳри Хучанд, дар Қасри Арбоб баргузор гардида, дар он Раиси Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавонмарди далеру шуҷоъ Эмомалӣ Раҳмон интиҳоб гардид, барои ташаққули давлатдориву ҳукумати навини Тоҷикистон таҳкурсии боэътимод гузошт. Баъди таъсиси ҳокимияти конституционӣ ва Раёсати Шӯрои Олиӣ дар Тоҷикистон соҳтмони ҷомеаи демократӣ оғоз ёфта, марҳила ба марҳила дастовардҳои муҳими сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ ба даст дароварда шуд.

Моҳи ноябри соли 1994 аввалин Конституцияи давлати соҳибистиқлоли Тоҷикистон аз тариқи райтупурсии умумихалқӣ қабул шуда, се маротиба - соли 1999, соли 2003 ва моҳи майи соли 2016 ба он ба тариқи райтупурсии умумихалқӣ тағйироту ило-

ваҳо ворид гардид, ки ба ин восита таҳкурсии ҳуқуқӣ ва заминаи конституционӣ пешрафту устувори давлатдорӣ навини миллӣ гузошта шуд.

Ин ба он мусоидат намуд, ки палатаи касбии иборат аз ду палатаи мустақил - Маҷлиси намояндагон ва Маҷлиси миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис дода шавад. Ва ба таъбири пайғиронаи Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон "...яке аз комёбиҳои бузурги давлатсозии мо давраи истиқлолият мебошад".

Ҳамзамон ташкили унсурҳои муҳими соҳтмони давлати ҳуқуқбунёд, кулли институтҳои сиёсии давлату ҷомеа, ҳифзи амният ва иқтисодӣ давлат, таъмини иҷтимоии аҳоли, рушди соҳаҳои илму маориф, тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ қабули як қатор барномаҳои мушаххаси стратегии инкишофи ҳаёти сиёсӣ, ҳуқуқӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ амалӣ гардид, ки зиндагии мардумро сол то сол беҳтар ва нерӯи давлатро боз ҳам пуркуват намуд.

Давлату Ҳукумати Тоҷикистон роҳҳои самаранокӣ расидан ба ҳадафҳои стратегӣ - таъмини амнияти озукаворӣ, ба даст овардани истиқлолияти энергетикӣ ва раҳой аз бумбасти коммуникатсионӣ баромаданро муайян намуда, зимни он афзоиши буҷаи давлат, бунёди як силсила нерӯгоҳҳои барқӣ, аз ҷумла нерӯгоҳи оби Рогун, бунёди шоҳроҳҳои автомобилгард, роҳҳои оҳан, нақбҳо ва садҳо, ҳазорҳо корхонаҳои гуногун, иншоотҳои маъмурий, муассисаҳои маориф, тандурустӣ, иҷтимоӣ, варзишгоҳҳо, толорҳои варзишӣ, майдончаҳои варзишӣ барои ҷавонону наврасон ва амсоли инҳоро ривочу равнақ дод.

Рӯй овардан ба таърихи пурифтихори Ватан, арҷ гузоштан ба мероси давлатдорӣ аҷдодон, аз ҷумла 1100-солагии давлати Сомониён, таҷлили ҷашнвораҳои таърихӣ ва фарҳангӣ ба ифтихори шахсиятҳои бузурги илму адаб, эҳёи суннатҳо, расму оинҳои бобой, арзишҳои миллию динӣ, қабули ду қонуни миллии "Дар бораи танзими аъна ва ҷашну маросимҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон" (2007), "Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд" (2011), далели онанд, ки маҳз бо шарофати истиқлолу ваҳдат, бо роҳбарии хирадмандонаи Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба халқи мо муяссар гардид, ки дар як муддати кӯтоҳи таърихӣ ба дастовардҳои бузурги маънавий, тарбияи худшиносӣ, меҳанпарастӣ, ҳуввияти миллӣ ва дӯстию рафоқат бирасад.

Зиёда аз ин, ба шарофати Истиқлолияту Ваҳдати миллӣ барои хизматҳои бузургу фидоқоронашон дар назди миллат ва саҳми барҷастаашон барои

ташаққули давлатдорӣ навини тоҷикон устодон Садриддин Айни, Бобоҷон Ғафуров, Мирзо Турсунзода, Нусратулло Махсум, Шириншоҳ Шоҳтемур сазовори унвони олии мамлакат-Қаҳрамони Тоҷикистон гардиданд.

Боиси ифтихору сарфарозии мамлақати қадршиноси тоҷик аст, ки бо Қарори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои хизматҳои бузургу беназир, фарзанди фарзонаи миллат, Асосгузори давлати навини тоҷикон, эъморӣ сулҳу ваҳдат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба унвони олий-Қаҳрамони Тоҷикистон сарфароз гардонид шуд. Баъдтар ба тасвиб расидани санади муҳими таърихӣ-Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат" ва "Рӯзи Президент" аз ҷониби Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар таърихи давлатдорӣ халқи тамаддунофарамон воқеаи фарҳабахш маҳсуб меёбад. Ҳамзамон, ин қонун мақому манзалати шахсияти фақуллодаи сиёсӣ, бунёдгузори сулҳу ваҳдат ва давлати навини миллии мо-Эмомалӣ Раҳмон ҳимоя мекунояд. Ин бошад, барҳақ, як дастоварди бузурги сиёсӣ ва таърихӣ дар солномаи давлатдорӣ навини тоҷикон ба шумор меравад.

Баъди мушарраф гардидан ба Ваҳдати миллӣ, суботи сиёсӣ, бо рӯҳбаландии ватандӯстона марҳалаҳои бонизому рушди масоили сиёсӣ, ҳуқуқӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, илму маориф, тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ умуман даврони созандагиву ободонӣ фаро мерасад. Дар ба даст овардани муваффақияти комёбиҳои тамоми соҳаҳои ҳаёти давлатию ҷамъиятӣ ибтикорот ва саҳми шахсии Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон беандоза бузург ва сӯтуданист.

Имконият пайдо шуд, ки Тоҷикистон ҳамчун узви комилахуқуқи Созмони Миллали Муттаҳид бо силсилаи ташаббусҳои созанда ба ҷаҳониён худро сазовор муаррифӣ намояд. Бахусус, ташаббусҳои аҳамияти ҷаҳонӣ доштани Сарвари муаззими миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бораи "Соли оби тоза" эълон намудани соли 2003, Солҳои 2005-2015-ро арзёбӣ кардани "Даҳсолаи об-барои ҳаёт", соли 2013-ро эълон намудани "Соли дипломатияи об" обрӯй ва эҳтироми байналхалқӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Сарвари ҷашмикордони онро боз ҳам баланд намуд.

Даҳсолаи дуоми байналмиллалӣ амал "Об барои рушди устувор 2018-2028" ташаббуси ҷоруми Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аст, ки бо ин ташаббуси ҷаҳонӣ худ барои дигар мақому манзалати Тоҷикистон ва обрӯю шухрати халқи сарбаланди тоҷиконро дар арсаи байналхалқӣ боз ҳам зиёд гардонид ва соли 2018-Соли оғози Даҳсолаи байналмиллалии амал "Об барои рушди устувор 2018-2028" эълон гардид.

Басо гуворост, ки Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ-Пешвои

миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Паёми навбатӣ-ашон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 22 декабри соли 2017 бо қаноъатмандӣ изҳор доштанд, ки мо ба марҳилаи навмарҳилаи рушди устувор қадам гузоштаем ва ин фаъолияти пурсамари кулли аҳолии ҷумҳуриро тақозо мекунад. Бо назардошти тараққи додани соҳаи сайёҳӣ, муаррифӣи шоиста имкониятҳои сайёҳии мамлакат ва фарҳанги миллӣ дар арсаи байналмиллалӣ, инчунин, ҷалби сармоя ва инфасохтори сайёҳӣ соли 2018 "Соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ" эълон намуданд.

Ҳамаи ин ва дигар чорабиниҳои сиёсӣ фарҳангӣ, корҳои созандагиву ободонӣ ва меваи Истиқлолияти давлати Тоҷикистон ва Ваҳдати миллӣ мебошад. Тайи чанд соли охир бо ташаббуси Ҳукумати Тоҷикистон, Дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мақоми маҳаллии ҳокимияти давлати вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо, баргузори "Корвони ваҳдат" аъна шудааст. Дар он кормандони масъули давлатӣ, мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ, олимону адибон, табибон, собиқадорони меҳнат, кормандони театру фарҳанг, намояндагони созмонҳои ҷамъиятии бонувон, ҷавонон, ходимони дин ва дигарон шомил буда, дар шаҳру ноҳияҳо, кӯчаю маҳаллаҳо, муассисаҳои таҳсилоти миёнаи олии, дар корхонаю бошишгоҳҳои саҳроӣ, бо ҷамаи табақаҳои аҳоли вохӯриву суҳбатҳои муфид гузаронида, ба беморон, маъҷубон ва дигар ашхоси зарурманд бевосита ёри тиббӣ, моддио маънавий мерасонанд. Ва ҷамъбасти корвонҳои ваҳдат дар мақомотҳои маҳаллии ҳокимияти давлатӣ бо иштироки ҷамаи шахсонӣ масъул ва аъзоёни "Корвони ваҳдат" гузаронида шуда, наҷагириҳои дилхоҳ карда мешавад, ки ин яке аз воситаҳои муҳими ваҳдати комили халқи мо маҳсуб меёбад.

Бояд таъкид намоям, ки маҳз Истиқлолияту Ваҳдат барои давлату миллати тоҷик сарнавишсоз мебошад. Ҳифзу гиромӣ доштани онҳо вазифаи ҷонию муққадас ва меҳанпарастонаи ҷамаи шаҳрвандони Тоҷикистон аст. Имрӯз, дар замони ҷаҳонишавӣ ва бархӯрдҳои тамаддуно аз дигар бештар мо бояд талқини ғояи миллӣ, Ваҳдати миллӣ, сулҳу амният, худшиносӣ, ҳисси ифтихори миллӣ ва омӯхтани гузаштаи пурифтихори миллати худ аз ҳарвақта дида диққати маҳсус диҳем.

Вазифаи пуршарафи ҳар як тоҷику тоҷиконӣ дар он аст, ки худшиносу худогоҳ бошад.

Истиқлолияти давлатӣ ва Ваҳдати миллӣ ду боли тавоное мебошанд, ки Тоҷикистони азизамонро бо парвозҳои боз ҳам баландтар ҳидоят мекунанд. Ба суҳанони баландгояву баландмояи Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба навиштаҷоюмон хусни анҷом мебахшем: "Ин ҷашн рамзи баҳамӣ, сарчамӣ, иттиҳоди ягонагӣ ва Ваҳдати миллӣ буда, пирӯзии фарҳанги сулҳу заковати солими миллати солору хирадманд ва сулҳпарвари тоҷикро бори дигар собит месозад".

МАРО БИГЗОШТӢ, РАФТӢ, ПАДАР...



Чамшед ДАЛАТӢРОВ,
донишҷӯи соли 2-юми факултати физика
ва математика, ихтисоси информатика

Падарчони меҳрубонам! Ҳар гоҳе, ки ҷои туро дар хонаамон ҳолӣ мебинам, садои ошноятро намешунавам, хандаҳои зебоятро ба хотир меорам, ҳумори рӯи туву навозишҳоят мегирад, ба худ ҷой намеёбам дар ин дунёи равшан. Намедонам, ки барои саросема рахти сафари бебогашт бастанат ва ширинҳои айёми пири надиданат киро домангир шавем?

Падару модар чарогу чашми хонадон, ганчи бебаҳо ва онҳо барои фарзандонашон шахси аз ҳама наздику меҳрубон ва мунису ғамхор ба ҳисоб мераванд. Мо, фарзандон ҷўҷаҳаконе будем, ки зери қаноти гарму нарму рўҳафзои падару модар ба воя расида, ба донишгоҳ дохил шудем. Имрӯз, ки ман дар авҷи камолот, дар ҳубии умри хеш бо хости Яздони пок аз навозиш ва лутфу меҳрабонии падар бенасиб гаштаам, хуб эҳсос мекунам, ки воқеан бепадари балост ва дуо мекунам, ки ҳеҷ касро Худо гирифтори балои бепадари накунад. Ҳар замон ба ёди даврони тифли ва айёми шогирди мактаб буданам дилам гум мезанад. Дар гўшаи хотирамон ҳам набуд, ки рӯзе ин хонадони рўшану бутуни мо торик ва мотамзада хоҳад шуд.

Ҳазор афсӯсу дарег, ки ин ҳама шодиву нишоти мо фарзандон ва он ҳама орзуву умедҳои ширини падари азизамон баъди чанде яқчо бо қисми латифу зебои падарам зери хоки тира рафт. Ӯ рафт ва ҳама шодии дунёро бо худ аз мо рабуд. Дигар ин дунёи рўшан бо ҳама зебогиву сарсабзиву айшу нишоташ барои мо як зиндон аст, зиндагӣ бароямон рангу бӯ ва маънияшро гум кардааст.

Падарчон, мо аз туву аз тақдир гила дорем. Як сол аст, ки шабу руз ба ёди рӯи ту нола дорем. Падарчон, шохсутуни хонадонамон, умеду армонамон, соябони сари мо фарзандон, аз ту пурсиданиям, ки ба он қадар меҳрубонихоят чӣ тавр моро дар нимароҳ партофта рафтӣ? Падарчон, одам агар аз ғам месўхт, ман кайҳо хокистаре будам ва бод маро кайҳо ба сари кӯи ту бурда буд. Падарчон, он қадар ба суҳбатҳоят ҳуморӣ гаштаам, ки ҳиҷ негуфтани. Оё бошад чизи сарде, ки оташи дили маро андаке хомўш кунад. Он қадар суханҳое дорам, ки ғайр аз ту ба касе гуфта наметавонам.

Падарчон, ман ҳама умр ба ёди ту месўзаму месўзам, аз ҳар кучо нишони туро мечўяму мечўям. Падарчон, илоҳо ҷоят чаннат, рўҳат шод, манзили охира-тат ободу пурнур бошад!

Мо, фарзандон имрӯз аз надоштани падари дилбанд чигархуну озурда ҳастем, вале шуқр аз он мекунем, ки модари меҳрубон дорем ва чун чароғи хонадони мо падар бирафт. Пеши Худо дуо мекунем, ки модари азизамон, сутуни хонадони моро ниғаҳбон бошад!

МАВҚЕИ ОМУЗГОР ДАР ҚОМЕАИ ИМРӢЗА



Фирӯз АХРОПОВ,
донишҷӯи соли 3-юми факултати
омузгорӣ

Омузгор дар қомеаи имрӯза басо саҳми калонро ишғол мекунад. Омузгор аз рӯзи аввале, ки ба саҳни мактаб ворид мешавад, таълим доданро оғоз мекунад. Муаллим натавон таълим, балки тарбия ҳам медеҳад. Чунончи донишмандон қайд кардаанд: "Шахсе муаллим шуда наметавонад, ки аввало таълуму тарбияи хуб, дорони илму дониш ватандӯстӣ ва поквичдон бошад".

Ҳар як шахсро зарур аст, ки ба қадру заҳматҳои омузгор расад. Ин ҳама кўшишу заҳматҳои муаллим аст, ки бархе аз ҷавонони тоҷик дар чандин мамлақатҳои дунё таҳсил карда истодаанд. Баъзе аз хонандагон ва донишҷӯёне ҳастанд, ки ба ин қадар кўшишу заҳматҳои омузгор намерасанд. Дар бораи омузгор чи қадаре ки сухан ромем, кам аст.

МИНБАРИ ДОНИШҶӢ

КИТОБХОНА-МАНБАИ ИЛМ



Амирҷон АЛИЕВ,
донишҷӯи соли 1-уми факултати
филологияи тоҷик ва журналистика

Имрӯз донишҷӯёни зиёде ҳастанд, ки ба китобхона кам мераванд. Сабаб сатҳи пасти маърифату маънавиёти онҳо мебошад. Агар ба таърих нигарем, ҳақими бузург Абӯалӣ ибни Сино барои дарёфти китобҳо ҷӣ заҳматҳои зиёде кашадааст.

Дар таърихи қадим ва пурифтихори халқи тоҷик аз будани китобхонаҳои пур аз китобҳои пурқимати нодир хабар дорем. Дар ҳар сурат таъсири китобхонаҳо ва ҷамъ овардани китобҳо яке аз рукнҳои асосии маданияти мо будааст. Китобхоро ба сандуқҳо пур карда, дар хонаҳои дарбаства нигоҳ медоштанд ва ҳатто олимони забардаст ҳам ба онҳо роҳ ёфта наметавонистанд. Абӯалӣ ибни Сино аз китобхонае, ки дар қалъаи Амири Сомонӣ буд, хабар дошт, лекин ба он роҳ ёфта наметавонист. Ниҳоят, вақте ки Амири Сомониро муолиҷа кард, Амир ба вай гуфт:

- Ҳар ҷӣ меҳроҳӣ аз ман талаб кун.

Ибни Сино зару зевар талаб накард, фақат иҷозат хост, ки ба вай барои даромадан ба китобхонаи қалъаи Амир руҳсат дода шавад. Аз ин рӯ, ҳар яки моро зарур аст, ки китобро чун дӯсти мушфиқ қабул намоем.

ТОҶИКИСТОН ОШӢНИ ҚОВИДОНИ ВАҲДАТ АСТ!



Ҳайдарҷон ХАБИБУЛЛОЕВ,
донишҷӯи соли 2-юми факултати
молиявию иқтисодӣ, шӯбаи иқтисод
ва идора дар корхона

Ҳумоюн бод истиқлоли тоҷик,
Дили аз фахр молмомоли тоҷик
Ватандор! Ватанро дӯст медор,
Ватандорӣ бувад омоми тоҷик (Шаҳрия)

27-уми июни соли 1997 рӯзест, ки Тоҷикистони азизи мо ба марҳилаи нави таърихӣ ворид гашт ва ҷиддан ба қорҳои ободонию созандагӣ оғоз намуд. Ҷанги шаҳрвандӣ, ки яке аз мудҳиштарин низоъ дар қаламрави собиқ Иттиҳоди Шуравӣ мебошад, ба кишвари мо ҳисороти вазнини иҷтимоӣ, иқтисодӣ, сиёсӣ ва маънавий овард ва ба қоҳиш ёфтани обрӯ ва нуфузи Тоҷикистон дар арсаи байналмиллалӣ мусоидат кард.

Суханони аз умқи қалб гуфтаи Сарвари кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ёдҳо боқист, ки гуфта буд: "Ман ба Шумо сулҳ меоварам ва тайёрам дар роҳи осоишу ободии Ватан қонамро қурбон кунам". Халқи тоҷик дар арсаи таърих сарнавиште басо печидаву пурҳаводис насиб гаштааст. Ин халқи тоҷибарсар борҳо бар асари кинаварзиҳои адувон дар гирдобӣ бало печидаву ба вартаи фано наздик омада бошад ҳам, дар вопасин лаҳза маҳз таввасути хиради воло, заковати азали ва табиати ваҳдатпарастӣ пой аз гил берун кашадааст ва эҳе гардидаву ба рушди тоза расидааст. Ин воқеияти хоси таърихи тоҷикон 27-июни соли 1997 бори дигар собит гашт. Дар ин фархундарӯз тоҷикони боз бо як санҷиши сангини ғоҷеабори таърих бархӯрда пас аз ихтилофоту музокиротӣ бардавом ниҳоят ба дарки асли воқеият расиданд, боз яқдилу яқмаром гаштанд, ҳамдигарро самимиона ба оғӯш кашиданд ва зери созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризояти миллӣ имзои муборак гузоштанд ва "Сулҳи деринтизори мо омад". Ваҳдат омад!

Аз ин рӯ, бояд ҳар як фарди бонангу номус ҳудуҳу худшинос ва ватандӯсту ватанпараст дар қалбу шуури худ эҳсоси наҷиби ваҳдатро парвариш диҳад ва барои таҳқиму тақвияти он ҳамчун арзиши нодири милливу дастоварди бебаҳои замони истиқлолият талош намояд.

УЗБЕККО - ТАДЖИК- СКОЕ СЧАСТЬЕ



Амирҷони ИЗЗАТУЛЛО,
студент 2 курси факултети
русской филологии

Дружба таджиков и узбеков берёт своё начало ещё со времён великих поэтов Джами и Навои. Первый президент Узбекистана Ислам Каримов говорил о том, что "узбеки и таджики - это один народ, говорящий на двух разных языках". К сожалению, на протяжении многих лет после обретения независимости, развитие отношений между этими государствами по различным причинам не наблюдалось. Это продолжалось вплоть до конца 2016 года, когда пост президента республики Узбекистан занял Шавкат Мирзиёев.

10 марта 2018 года завершился визит Шавката Мирзиёева в Таджикистан. Политологи назвали встречу двух лидеров исторически значимой и подрывной. В свою очередь Основатель мира и национального единства, Лидер нации, президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон отметил, что Таджикистан будет всесторонне поддерживать инициативы Узбекистана по развитию регионального сотрудничества.

Таким образом, по итогам переговоров между Таджикистаном и Узбекистаном было подписано 27 документов, а также достигнуто соглашение о введении для граждан двух стран безвизового режима на срок до 30 дней. Шавкат Мирзиёев отметил, что между Таджикистаном и Узбекистаном не осталось нерешённых вопросов. Это мнение поддержал и таджикский лидер Эмомали Рахмон. Открытие участка таджикско-узбекской границы произошло 10 февраля 2018 года. Это событие оказалось полной неожиданностью для населения соседних районов. В тот день, да в последующие тоже, плакали от счастья и мужчины, и женщины, обнимая и разглядывая своих родных, которых они не видели долгие годы.

Поворотным событием в отношении между двумя братскими народами послужило разрушение большой стены 18 февраля 2018 года на контрольно-пропускном пункте "Саразм - Джартеппа", который соединяет Самаркандскую область Узбекистана с Согдийской областью Таджикистана. А 22 февраля 2018 года в Ташкенте в торжественной обстановке состоялось открытие торгового дома Таджикистана, где представлены все виды строительной продукции группы компаний "Гаюр".

Мы, таджикская молодёжь, выражаем искреннюю благодарность нашему президенту Эмомали Рахмон и президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву за то, что открыли пути дружбы и солидарности и добрососедства народам двух стран. Люди теперь могут свободно посещать соседнюю страну и увидеться со своими родными. Мы рады тому, что отношения двух народов стали улучшаться, и пусть это будет на временная дружба, а вечная, потому что мы, молодое поколение, хотим дружить с нашими сверстниками, хотим, чтобы наши узбекские товарищи приехали к нам, а мы в свою очередь, побывать там, чтобы поближе познакомиться с достопримечательностями и традициями соседей, видеть воочию Бухару, Самарканд, Хорезм и Куканд, с которыми знакомы по произведениям Рудаки, Айнаи, Икромии и др. Также хотим, похвастаться нашими историческими памятниками, древней нацией, красотами природы нашего цветущего, солнечного и гостеприимного Таджикистана. Надеюсь, дальше будет ещё лучше!

ЭЪТИБОР НАДОРАД

Дипломи МТ-1 № 099808, ки соли 1990 Омӯзишгоҳи тиббии шаҳри Кӯлоб ба Усмонова Гулбахор додааст, бинобар сабаби гум шуданаш аз эътибор соқит доништа шавад.

XXXX

Дафтарчаи имтиҳоние, ки соли 2016 Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ ба донишҷӯи соли 2-юми факултати молиявию иқтисодӣ (таҳсилоти ғойбона) Давлятов Тоҳир додааст, бинобар сабаби гум шуданаш аз эътибор соқит доништа шавад.

XXXX

Дафтарчаи имтиҳоние, ки соли 2017 Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ ба донишҷӯи соли 1-уми факултати омузгорӣ (таҳсилоти ғойбона) Ҷабборов Орзуҷон додааст, бинобар сабаби гум шуданаш аз эътибор соқит доништа шавад.

ЧАНД ҲИКМАТ АЗ "ПИРЌЗИНОМА"-И АБЌАЛИ ИБНИ СИНО

Ин асар дар таърих ба номи Абуали Ибни Сино қайд шудааст, ҳамчун тарҷимаи ӯ панду ҳикматҳои Бузургмехри ҳаким ва донишманди бостониро аз паҳлавӣ ба форсии дарӣ. Асар дар китоби "Таърихи гузида"-и (чопи Техрон, с. 1339, Ҳ. (1961), сах, 67-68) Ҳамдуллоҳи Муставфӣ оварда мешавад. Баъзе муаррихони адабиёт дар Эрон ба тарҷимаи Ибни Сино будани он шубҳа доранд, вале ин шубҳа рӯи далелу асоси қобили эътиборе қарор нагирифтааст. Модоме аз Ибни Сино набудани тарҷимаро то алҳол касе собит накардааст, моро лозим аст он чиро, ки дар таърихи маъруф мебошад, қабул кунем.

Дар рӯзгори Анӯшервони одил ҳеч чиз аз ҳикмат азизтар набуда ва ҳукамои (донишмандони) он аср ҳама муттақӣ (тақводор) ва парҳезкор буданд.

Як рӯз Анӯшервон Абӯзарҷмеҳро талаб кард ва гуфт:

- Меҳоҳам сухане чанд муфид, дар лафзи андаку маъонии бисёр ҷамъ сози, чунон ки дар дунё судманд бошад.

Абӯзарҷмеҳр як сол мӯҳлат хост ва ин чанд каламотро (суханонро) ҷамъ кард ва "Зафарнома" ном ниҳод ва ба назди Анӯшервон бурд ва ӯро хуш омад ва шаҳре дар ақои биафзуд (ба мулкҳои хусусии ӯ илова кард) ва фармуд, ки ин каламот (суханон) ба оби зар навиштанд ва доим бо худ мебошад ва аксар авҷот (бисёр вақт) ба мутолиати ин китоб мувозабат (кӯшиши пайваста) менамуд.

Абӯзарҷмеҳр забон бикшод ва гуфт:

- Аз устоди худ истифодат менамудам (мепурсидам) ва ӯ ҷавоб мегуфт:

Гуфтам:
- Эй устод, аз дунё чӣ хоҳам, ки ҳамаи некӯиҳо хоста бошам?
Гуфт:
- Се чиз: тандурустӣ ва эминӣ ва тавонгарӣ.

Гуфтам:
- Корҳо ба кӣ супорам?

Гуфт:
- Ба он кас, ки ҳештан шоиста бошад.

Гуфтам:
- Аз кӣ эмин бошам?

Гуфт:
- Аз дӯсте, ки ҳосид (ҳасадхӯр) набошад.

Гуфтам:
- Чӣ чиз аст, ки биҳиштро сазовор бошад?

Гуфт:
- Илм омӯхтану ба ҷавонӣ ба кори ҳақ машғул будан,

Гуфтам:
- Кадом айб аст, ки наздики мардум мӯътабар намояд?

Гуфт:
- Хунари худ гуфтан.

Гуфтам:
- Чун дӯсти ношоист падида ояд, чӣ гуна аз вай бибояд бурд?

Гуфт:
- Ба се чиз: ба зиёраташ - диданаш кам рафтани, аз ҳолаш напурсидан ва аз вай ҳоҷат нахостан.

Гуфтам:
- Корҳо ба кӯшиш бувад ё қазо (тақдир)?

Гуфт:
- Кӯшиш қазоро сабаб аст.

Гуфтам:
- Аз ҷавонон чӣ беҳтар ва аз пирон чӣ некӯтар?

Гуфт:
- Аз ҷавонон шарму далерӣ ва аз пирон донишу оҳистагӣ.

Гуфтам:
- Ҳазар аз кӣ бояд кард, то растагор шавам?

Гуфт:
- Аз мардуми чоплус (хушо-

мадгӯи фиребанда) ва хасис, ки тавонгар шуда бошад.

Гуфтам:
- Саҳй кист?

Гуфт:
- Он кас, ки саховат кунад ва дилшод шавад.

Гуфтам:
- Чӣ чиз аст, ки мардум чӯянд ва касе тамом дарнаёфт?

Гуфт:
- Се чиз: тандурустӣ ва шодӣ ва дӯсти мухлис.

Гуфтам:
- Нақӯй беҳтар ё аз бадӣ дур будан?

Гуфт:
- Аз бадӣ дур будан сари ҳамаи накӯиҳост.

Гуфтам:
- Ҳеч хунар бошад, ки айб шавад?

Гуфт:
- Саховате, ки бо миннат бувад.

Гуфтам:
- Чӣ чиз аст, ки донишро бияфзояд?

Гуфт:
- Ростӣ!

Гуфтам:
- Чӣ чиз аст, ки бар далерӣ нишон аст?

Гуфт:
- Афв кардан, чун қодир шавӣ...

Гуфтам:
- Аз корҳо, ки оқилон кунанд, чӣ некӯтар?

Гуфт:
- Он кӣ бадро аз бадӣ нигоҳ дорад.

Гуфтам:
- Аз айбҳои мардум кадом зиёнкортар аст?

Гуфт:
- Он айб, ки аз мардум пӯшида набошад.

Гуфтам:
- Аз зиндагонӣ кадом соат зоеътар аст?

Гуфт:
- Он соат, ки некӯй дар ҳаққи касе тавонад кард ва накунад.

Гуфтам:
- Аз фармонҳои кадом фармонро хор набояд дошт?

Гуфт:
- Се: аввал - фармони Худойи бузург, дуюм - фармони оқилон, сеюм - фармони падару модар.

Гуфтам:
- Беҳтарини зиндагонӣ чист?

Гуфт:
- Фароғат ва эминӣ.

Гуфтам:
- Бадтарин марг чист?

Гуфт:
- Муфлисӣ.

Гуфтам:
- Чӣ беҳтар?

Гуфт:
- Хушнудии ҳақ...

Гуфтам:
- Чӣ чиз аст, ки муваддат-дӯстиро хароб кунад?

Гуфт:
- Чаҳор чиз: бузургонро бахилӣ, донишмандонро учб (худписандӣ), занонро бешармӣ ва мардонро дурӯғ гуфтан.

Гуфтам:
- Чӣ чиз аст, ки кори мардумро хароб кунад?

Гуфт:
- Сутудани (таърифи) ситамгарон.

Гуфтам:
- Дунё бо чӣ дартавон ёфт?

Гуфт:
- Ба фарҳангсипосдорӣ (эҳтироми дониш).

Гуфтам:
- Чӣ кунам, ки бар табиб ҳоҷат набошад?

Гуфт:
- Кам хӯрдан ва кам ба хоб рафтани ва кам гуфтан.

Гуфтам:
- Аз мардумон кӣ оқилтар аст?

Гуфт:
- Он кӣ кам гӯяд ва беш шунавад ва бисёр донад.

Гуфтам:
- Хорӣ аз чист?

Гуфт:
- Аз қоҳилӣ (танбалӣ) ва фасод (бадахлоқӣ).

Гуфтам:
- Ранҷ аз чист?

Гуфт:
- Аз танҳой.

Гуфтам:
- Чист, ки ҳамият (номус)-ро барад?

Гуфт:
- Тамаъ.

Гуфтам:
- Дар қаҳон чӣ нектар аст?

Гуфт:
- Тавозӯи (хоксорӣ) беминнат ва саховат, на аз баҳри мукофот.

Гуфтам:
- Дар қаҳон чӣ зишттар аст?

Гуфт:
- Ду чиз: тундӣ аз подшоҳон ва бахилӣ аз тавонгарон.

Гуфтам:
- Асли тавозӯй чист?

Гуфт:
- Рӯй тоза доштан ва ба охир аз худ хуш будан.

Гуфтам:
- Тадбир аз кӣ пурсам?

Гуфт:
- Аз он кас, ки се фазилат дар вай бошад: - покӣ ва муҳаббатӣ некон ва дониши тамом.

Гуфтам:
- Некӯй ба чанд чиз тамом шавад?

Гуфт:
- Ба тавозӯи бетавқӯъ ва саховати беминнат ва хидмати бе талаби мукофот...

Гуфтам:
- Чист, ки мардумон ӯро бадон дӯст доранд?

Гуфт:
- Се чиз: дар муомила ситам накардан ва дурӯғ нагуфтан ва ба забон касеро наранҷонидан.

Гуфтам:
- Агар илм омӯзам, чӣ ёбам?

Гуфт:
- Агар хурд бошӣ, бузург ва номдор гардӣ, агар муфлис (нодор) бошӣ, тавонгар гардӣ ва агар маъруф бошӣ, маъруфтар гардӣ.

Гуфтам:
- Мол аз баҳри чӣ бошад?

Гуфт:
- То ҳақҳои мардум аз гардани хеш бигзорӣ ва захира аз барои падару модар бифиристӣ... ва душманро дӯст гардонӣ ва бо дӯсту душман мувосо кунӣ.

Гуфтам:
- Ҳеч чиз набошад, ки нахӯранду танро суд дорад?

Гуфт:
- Сӯҳбати некон ва дидори ёр ва чомаи нарм ва ҳаммоми мӯътадил ва бӯи хуш.

Гуфтам:
- Аз Луқмони Ҳаким пурсиданд, ки донотар кист?

Гуфт:
- Он ки неъматӣ дунё ба уқбо (он дунё) нагузинад.

Гуфтам:
- Тавонгартар кист?

Гуфт:
- Он ки аз ақл тавонгартар аст.

Гуфтам:
- Шараф чист?

Гуфт:
- Шараф чист?



- Воҷиб гардонидани миннатҳои хеш дар гардани мардумон.

Гуфтанд:
- Чист, ки онро чӯянд ва касе надонад ва нашиносад?

Гуфт:
- Оқибати корҳо.

Гуфтанд:
- Чӣ ширин аст, ки оқибат чашандаи худро бидушад?

Гуфт:
- Ҳасад!

Гуфтанд:
- Кадом биност, ки ҳаргиз хароб нашавад?

Гуфт:
- Адл.

Гуфтанд:
- Кадом талхӣ бошад, ки охир ширин гардад?

Гуфт:
- Сабр.

Гуфтанд:
- Кадом ширин бошад, ки оқибат талх гардад?

Гуфт:
- Шитоб.

Гуфтанд:
- Кадом пирӯхан аст, ки ҳаргиз кӯҳна нагардад?

Гуфт:
- Номӣ нек.

Гуфтанд:
- Кадом душман аст, ки аз ҳамаи дӯстон гирифта аст?

Гуфт:
- Нафс.

Гуфтанд:
- Кадом беморӣ аст, ки мардум аз илоҷи он оқиз оянд?

Гуфт:
- Аблаҳӣ.

Гуфтанд:
- Кадом балоест, ки мардум аз он бало нагурезанд?

Гуфт:
- Ишқ.

Гуфтанд:
- Кадом баландӣ аст, ки аз ҳамаи пастҳои пасттар аст?

Гуфт:
- Кибр - ғурур.

Гуфтанд:
- Кибр - ғурур.

Гуфт:
- Кибр - ғурур.

Гуфтанд:
- Кибр - ғурур.

Гуфт:
- Кибр - ғурур.

Гуфтанд:
- Кибр - ғурур.

Гуфт:
- Кибр - ғурур.

Гуфтанд:
- Кибр - ғурур.

- Кадом пироя аст, ки бар марду зан некӯст?

Гуфт:
- Ростӣ ва покӣ.

Гуфтанд:
- Хоб чист?

Гуфт:
- Марги сабук.

Гуфтанд:
- Марг чист?

Гуфт:
- Хоби гарон.

Гуфтанд:
- Чӣ чиз аст, ки ҳама хуррамай аз ўст?

Гуфт:
- Сухани бузургон.

Гуфтанд:
- Он чӣ роҳ аст, ки вайро ҳеч рӯи офият нест?

Гуфт:
- Зулм бар мазлумон ва бечорагон.

Эй бародарон, ҳақиқати хеш фароҳам оваред (бишиносед) ва бояд, ки барои яқдигар парда аз рӯи дил бардоред, то бепарда асрори дарунии яқдигар донед ва сабаби камолӣ ҳақдигар гардед.

Аз "Рисолат-ум-тайр"

Эй бародарони ҳақиқат, ... коҳилтарини халқ он аст, ки аз камолӣ худ бозмонад! Бадтарини суханҳо он аст, ки зоеъ шавад ва беасар монад!

Ибни Сино "Саргузашт"

Гуфтам:
- Аз ҷавонон чӣ беҳтар ва аз пирон чӣ некӯтар?

Гуфт:
- Аз ҷавонон шарму далерӣ ва аз пирон донишу оҳистагӣ.

Гуфтам:
- Аз мардумон кӣ оқилтар аст?

Гуфт:
- Он ки кам гӯяд ва беш шунавад ва бисёр донад.

Ибни Сино

**Таҳияи
Ҷаҳонгир РУСТАМ**

Бахшида ба 71-солагии таърихшинос, олими тавонои тоҷик Сайдаҳтам Юнусов

ИНСОНИ ШАРИФ ВА ФАЗИЛАТГУСТАР

Омӯзгор воқеан ҳам шахсест, ки тафаккури инсонро ташаккул дода, инсонро ба кул्लाҳои баланд мерасонад. Хушбахтарин омӯзгор ҳамо-



наст, ки шогирдонаш шогирд намондаанду ба камоли устодӣ расидаанд. Маҳз барои чунин омӯзгорон бояд офарин хонд. Мо, дар бораи шахсияте ҳарф мезанем, ки ҳам омӯзгор, ҳам олим ва ҳам инсонии хеле самимӣ ва дурандешу меҳрубон аст. Шогирдонаш аллакай ба камоли устодӣ расида, қору пайқори устодашонро пеш бурда истодаанд. Ин шахсият устоди Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ Юнусов Сайдаҳтам мебошад.

Юнусов Сайдаҳтам 20-уми июни соли 1947 дар шаҳри Кӯлоб таваллуд шудааст. Фаъолияти омӯзгориро аз соли 1968 дар Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ оғоз намуда, то мудирӣ шуъбаи тайёрии донишгоҳ, мудирӣ кафедраи коммунизми илмӣ, мудирӣ кафедрам КПСС, мудирӣ кафедраи таърихи халқӣ тоҷик ва назарияи иқтисодӣ, декани факултети таърих ва ҳуқуқ, сардори раёсати сифати таълим, тарбия ва илми ФДТТК, декани факултаи филологияи тоҷик ва журналистика, декани факултаи иқтисодӣ, мудирӣ кафедраи сиёсатшиносӣ, мудирӣ кафедраи таърихи умумӣ ва методикаи таълими таърих ва декани факултаи таърих ва ҳуқуқ кор кардааст. Устод Юнусов профессори Федератсияи Руссия, профессори фаҳрии Донишгоҳи омӯзгории Қазоқистони Ҷанубӣ буда, дар самти таълиму тарбия софдилонро бенуқсон

фаъолият намудааст.

Аз рӯзҳои аввали фаъолияти кориаш худро ҳамчун омӯзгор, мутахассиси варзида ва соҳибмаълумот дар таълиму тарбия ва рушди илм дар донишгоҳ, факултаҳо, донишҷуён ва омӯзгорон нишон дода, миёни донишҷуёну омӯзгорон, мардуми ноҳия, вилоят ва ҷумҳурӣ соҳиби обрӯву эҳтиром хоса гардидааст.

Аз соли 1991 баъди он, ки Тоҷикистон соҳибистиклол гардид ва сессияи XVI таърихи Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки Эмомалӣ Раҳмон раиси Шӯрои Олии интихоб шуд, ҳамчун тарғиботчи ва ташвиқотчи суҳанронии баромадҳои муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон то ба имрӯз мебошад.

Аз ҳамон замон устод дар ҳар як баромаду гуфторҳои муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро "Пешвои миллат" гуфта муроҷиат мекард ва пайваста бо далелҳои муътамад исбот мекард, ки ин марди шарифи Пешвои воқеии миллати тоҷик мебошад. Ин унвони ӯ баъди чандин сол ба муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дода шуд. Таърихшинос ҳақиқӣ шахсиятҳои мешиносад. Устод Юнусов С. буданд, ки муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ҳамчун як шахсияти таърихи шинохтанд.

Ҳиссаи вай ҳамчун омӯзгор дар таълиму тарбияи мутахассисони ҷавон хеле назаррас буда, шогирдони зиёдеро низ тарбия карда ба камо расонидааст. Бесабаб нест, ки ӯ чунин шогирдонро ба кор гирифта, тарбия намуда, ба аспирантура фириристода, баъди ҳимояи номзадӣ боз ба докторантура фириристодааст. Аз ҳисоби шогирдонаш 25 нафар доктори илм, профессор, номзадӣ илм ва дотсент мебошанд.

Аз соли 2000 аъзои Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон ва аз 23-юми июни соли 2009 раиси ҳазина (хайрия)-и илмӣ-таърихӣ, фарҳангинии Имоми Аъзами вилоят, ҷумҳурӣ ва байналмилалиро ба ўҳда дорад.

Устод Юнусов Сайдаҳтам дар давраи фаъолияти кориаш барои меҳнати софдилонро бенуқсонаш дар тарбияи насли имрӯза ва фаъолияти илмию ҷамъиятӣ бо ифтихорномаю нишонаҳои "Аълочии маорифи Тоҷикистон", (1980) "АЪЛОЧИИ мактабҳои ОЛӢ собиқ ИДШС", (2006) "Ифтихорномаи Ҳизби Халқии Демократии ТОҶИКИСТОН", (2000) "Медали ҷашни 2700-солагии Кӯлоби бостонӣ", (2006) "Ифтихорномаи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикис-

тон" (2013) сарфароз гардонида шудааст.

Ҳиссаи профессор Юнусов Сайдаҳтам дар соҳаи илми муосир хеле бузург мебошад. Зиёда аз 10 монография, 200 мақолаҳои илмӣ-методӣ, маҷаллаҳои ва 300 мақолаи рӯзномавино ба таъби расонидааст. Асарҳои тозаҷодии профессори Юнусов Сайдаҳтам "Қорҳои идеявӣ-сиёсӣ дар байни меҳнаткашонии Осиёи Миёна дар солҳои Ҷанги Бузурги Ватанӣ", "Қорнамоҳои ватанпарварона ва башардӯстонаи халқҳои Осиёи Марказӣ дар замони Ҷанги Бузурги Ватанӣ", (1941-1945), (2012), "Хизматҳои таърихӣ-умумиҷаҳонии фарзанди фарзонаи миллати тоҷик Эмомалӣ Раҳмон", (2013) мебошанд. Инчунин, дар 15 Симпозиумҳои илмӣ-байналмилалӣ оид ба таърихи Тоҷикистон баромад кардааст.

Устод Юнусов Сайдаҳтам ҳамчун тарғиботчи ташвиқотчи бомаҳорат аз соли 1992 то имрӯз оид ба 15 Паёми Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, 19 вохӯрӣ бо "Зиёиёни кишвар" дастуру супоришҳои Ҷаноби Олии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар байни донишҷуёну омӯзгорон, аҳолии шаҳру ноҳия, вилоят ва ҷумҳурӣ дастовардҳои давраи Истиқлолиятро бо як санъати зебои забондонӣ таърихӣ асоснок намуда, ҳизматҳои таърихӣ-байналмилалӣ фарзанди фарзонаи миллати тоҷикро пешкаши аҳли ҷомеа гардонидааст.

Танҳо ба пешвои 19-солагии Ваҳдати миллӣ, 25-солагии Истиқлолият, 24-солагии Иҷтисоии 16-уми зиёда аз 50 баромади таърихӣ дар 30 ҳоҷагии минтақаи ноҳияи Данғара, қорхонаҳои муассисаҳои он, зиёда аз 30 баромадҳои телевизионӣ ба воситаи телевизиони шаҳр, вилоят, ҷумҳурӣ анҷом додааст.

Дар бораи устод Юнусов С. олимону омӯзгорони донишгоҳ ва ҷумҳурназарӣ некдоранд. Аз ҷумла:

Ғоиб МИРЗОЕВ, номзоди илми филология, дотсенти кафедраи забони тоҷикӣ бо методикаи таълими онӣ ДДК ба номи А. Рӯдакӣ.

Дар роҳбарӣ ва иҷрои вазифаи хизматии хеш Сайдаҳтам Саидалиевич ҳамто надорад. Ин сифати нақуро аз замони таҳсил дар мактаб-интернати "Коммунизм", ки як-ду сол вазифаи сардори талабагии мактабро ба ўҳда доштааст, ба худ касб кардааст.

Муродалӣ НАБИЕВ, номзоди илми филология, ДДК ба номи А. Рӯдакӣ.

Банда Сайдаҳтам Юнусовро аз соли 1959 мешиносам. Мо таҳсилӣ

мактабиро дар мактаб-интернати "Коммунизм" дар собиқ ноҳияи Москва гузаронда будем. Ӯ дар хотимаи мактаби дар синфи 11-ум мехонду манн дар синфи 10-ум. Азбаски вай бисёр як бачаи хушсуҳан, аълоҳон, фаъолиятчи босуботро доро буд, ҳамеша сардори синф таъин мешуд. Аҳли хонандагон хушёрину зиракӣ ва фаъолияти хуби ўро дар ҳама кор ба назар гирифта, ба ў тахаллуסי "Хушёр-рак" ва "Сталин" дода буданд. Вақте, ки ба ў муроҷиат мекарданд, "Сталин" ном мебарданд.

Маҳмуд АБДУЛЛОЕВ, доктори илми таърих, профессори кафедраи таърих ва ҳуқуқи ДДК ба номи А. Рӯдакӣ.

Як қисми аҳли зиёи мамлақати моро омӯзгорони варзида, соҳибқасб, донишманд ва илмдӯст ташкил медиҳанд. Устод С. Юнусов яке аз чунин шахсиятҳои барҷаста мебошад. Дар доираи илму фарҳанги минтақаи Кӯлоб ва берун аз он шахсе нест, ки ўро нашиносанд.

Зафар МИРЗОИЁН, ховаршинос, мушовири ректор оид ба иртибот бо ҷомеаи ДДК ба номи А. Рӯдакӣ.

Аз густариши вазои мусоиди илмӣ ва захираҳои шоён аст, ки Сайдаҳтам Юнусов ҳамчун устоди таълим ва олими намоён дар миёни донишмандон ва шахсиятҳои барунманд доираҳои илмию кишвар ва берунӣ ҷумҳурӣ аз маъруфияти сазовор бархӯрдор аст. Асарҳои илмию ба таърихи бошарафи халқӣ тоҷик бахшида шудаанд ва ин асарҳо дар тарбияи касбӣ ва ахлоқии ҷавонон саҳми арзанда доранд.

Ёралӣ СОДИҚОВ, номзоди илми филология, дотсенти кафедраи адабиёти тоҷик ва журналистикаи ДДК ба номи А. Рӯдакӣ.

Устод Юнусов Сайдаҳтам Саидалиевич марди фозил, суҳандону суҳансанҷ таърихшиноси асил ва омӯзгори хушсалиқа мебошад, ки ман бо ин марди дурандешу соҳибдил ва хеле донишманд ҳамкор ва ҳамқасб мебошам.

Устод Юнусов Сайдаҳтам имсол ба синни мубораки 71 қадам гузоштанд. Ҳайати эҷодии рӯзномаи "Анвори дониш устодро бахшида ба 71-солагиашон сидқан табрику таҳният намуда, дар зиндагиашон тамоми бурдбориву комёбиҳои беназирро таманно доранд. Бигузор ҳамеша хушлолу зебогуфтор бимонанд.

Зиҳӣ, эй родмарди озодаманиши олами иршод!

Таҳияи
"Анвори дониш"

Фазилатмоҳ
БАРФАКЗОДА,
донишҷӯи
соли 1-уми
факултаи
филологияи
тоҷик ва
журналистика



ЧАРО РОЗИ ДИПИ ХУДРО АЗ ДҶУСТ ПИНҲОН ДОРЕМ?

**Рози дил мегуфтам гар
марҳаме медоштам,
Шикваҳо мекардам аз
еам ҳамдаме медоштам.**

Калимаи дӯст чӣ қадар калимаи зебо, сода, дилнишин ва раван аст, аммо ҳангоме ки дӯсти боварӣ, ҷонӣ ва аз ҳама наздикат ба ту бовар намекунад, тамоми умеду орзуҳои аз байн меравад дигар наметавонӣ ба ягон кас бовар кунӣ, ҳатто ба худат, зеро ба он дӯст аз худат ҳам зиёдтар бовар мекардӣ.


Як рӯз ҳангоме, ки ба китобхонаи Садриддин Айни рафтам ва бо духтаре вохӯрдӣ, ки парешон нишаста будӣ бо худ чунин суолҳо медод: "Набояд бо ӯ дӯсти мекардам ва бовараш менамудам, набояд ўро дӯст медоштам ва дӯсти худ мемуоридам, зеро ӯ ҳеҷ каси ман несту набуд, пас чаро вайро аз акаву додор, апаву хоҳар боло медонистам?" Ӯ ҳеҷ як ҷавоби дурусте намеёфт. Наздаш омада салом додам ва бо ӯ ҳамсуҳбат шудам. Билохира аз дари дили ӯ воқиф гаштам. Номаш Наргис буда, аз даврони кудакӣ бо Судоба ном духтаре аҳди дӯсти баста будааст. 11 сол дар як мактаб хонда, ҳатто дар як донишгоҳ мехондаанд, танҳо факултаҳои фарқ мекардааст. Наргис саҳар ба донишгоҳ мерафта Судоба аз қимати беғоҳӣ. Рӯзона ҳамдигарро намедиданд ва шомгоҳон ҳангоме, ки Судоба аз дарс бармегашт, онҳо якдигарро ба оғӯш мегирфтанду аҳволи якдигарро пурсон мешуданд. Баъд аз ду моҳи донишҷӯӣ феълӣ рафтори Судоба тағйир меёбад. Аз барои сухани ноҷизе байнашон даъво сар мезанад. Наргис аз тағйир ёфтани ногаҳони Судоба дар таъшиш меафтад ва бо худ меандешад, ки оё ягон гапи ноҷо ба ӯ гуфтааст. Ҳатто як маротиба ба хотири гапи ноҷизе дар байни духтарон Судоба ба рӯи Наргис як шалоқ зада будааст, аммо ба хотири он, ки номи Судоба бад нашавад, Наргис таҳаммулро пеша кардааст. Наргис сабаби инро ҷустуҷӯ мекард, зеро ӯ ба хотири Судоба розӣ буд, ки ҷони худро диҳад. Билохира маълум гашт, ки сабаби ҳамаи ин ошиқ шудани дӯсти ӯ ба як писар будааст. Аз ин сирӣ худ ба Наргис намегуфт. Шояд ба ӯ боварӣ надошт, лекин чӣ гуна метавонад боварии дӯсти ҳақиқӣ дар мудати ду моҳ аз байн биравад? Ҳоло бошад, қалби Наргис аз дӯшташ шикастасту ба касе ва чизе бовар надорад.


Аз ин рӯ, ман аз ҳамаи дӯстон хоҳиши онро дорам, ки ҳеҷ гоҳ ба якдигар дурӯғ нагуянд.



Модар - фариштаи заминӣ

АКСҶОИ ГҶЁ





СУХАНИ МОНДАГОР

Раҳим МАСОВ, академики тоҷик

Ман, ту ё дигаре агар як сари хас хиёнат ба моликияти ин миллат ё ин сарзамин кунем, таърих моро ҳеч гоҳ нахоҳад бахшид! Ва наслҳои оянда барои ин ҷурм баъди садсолаҳо устухонҳои моро аз гӯр берун карда, дар маҳзари ом оташ хоҳанд зад.

МОЛНИЯ

Старший преподаватель кафедры зарубежной литературы с МПРЯЛ Гуломов С.Н. 28.06.2018 года защитила кандидатскую диссертацию на тему: "Таджикско-персидская литература и коранические мотивы в творчестве И.А. Бунина" под руководством профессора Вали Самада.

Администрация университета и факультета русской филологии искренне поздравляют Гуломову Садбарг Нозимовну с успешной защитой кандидатской диссертации! Много сил, времени, внимания и труда заняло это долгожданное и желанное событие! Диссертация защищена! Ура! Желаем - самосовершенствования в выбранной стезе, дальнейшего развития в выбранном научном пути и идей на докторскую работу! Факультет русской филологии и администрация!



НЕКПАЙҒОМ



Сафаров Мунир, педагог, номзади илмҳои педагогика, дотсент, барандаи Ҷоизаи "Олими қавон-2013"-и Кумитаи қавонон, варзиш ва сайёҳии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Хатлон, "Олими сермаҳсули сол-2017" дар Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ, декани факултаи физика ва математика барои саҳми арзанда дар мусоидати чорабиниҳои фарҳангӣ, ҷопи мақолаҳои оммавӣ дар васоити ахбори омма ва рушди фарҳанги миллӣ бо фармоиши Вазири фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти № 44-У аз 22.06.2018 бо нишони фахрии Аълоҷии фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон сарфароз гардонида шуд.

Сафаров Мунир дар маъзӯи "Моделсозии компютери ҳамчун омилҳои муҳими ташаккули тафаккури хонандагон барои ҳалли масъалаҳои компютери" таҳти роҳбарии доктори илмҳои физика-математика, профессор Абдулҳай Комилӣ ва номзади илмҳои педагогика, дотсент Шамшер Юнусов рисолаи номзади дифоъ намудааст. Ҳоло таҳти унвони "Назария ва амалияи андрагогика дар низомии нави таҳсилоти Ҷумҳурии Тоҷикистон" тадқиқоти илмӣ дар шакли рисолаи докторӣ анҷом дода истодааст. Муаллифи 3 монография, 2 дас-тури таълимӣ, 1 китоби дарсӣ, 45 мақолаи илмӣ ва 37 мақолаи публицистӣ мебошад.

СОПРӮЗ ХУҶАСТА БОД!

Маъмурият, ҳайати профессорону устодон, кормандон ва донишҷӯёни Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ, инчунин ҳайати эҷодии рӯзномаи "Анвори дониш" омӯзгорон ва кормандони зерини донишгоҳро, ки аз 18-уми июн то 29-уми августи солиёни гуногун таваллуд шудаанд, табрику таҳнияту гуфта, аз даргоҳи Яздони пок барояшон тансиҳатӣ, умри бардавом, сари баланд, тани неруманд ва дар қору фаъолиятшон комёбиҳои беназирро таманно доранд. Бигуздор ҳамеша чун кӯҳҳои Помир сарбаланд, чун Рӯдакӣ хушбаён, чун Саъдӣ дарозумр, чун Ҳофиз шухратманд ва чун Ҷомӣ хоксор бошед! Ҳеч гоҳ БАХТ ва ХИЗР қошонаи шуморо тарк насозанд! Мисли гулҳои баҳорӣ, ки ҳама саросар зебо ҳастанд, зебо бимонед. Хушиву хурсандӣ, ки беҳтарин ҳамсафари инсонанд, доим ҳамсафаратон бод!

Бигуздор дар умратон баракат ва дар касбатон ҳалолкорӣ пайваста амалӣ гардад.

- НОСИРШОЕВ ИСЛОМ, 18.06.1950, муаллими калони кафедраи забони рус;
- ДАВЛАТОВА САНАВБАР, 21.06.1992, ассистенти кафедраи педагогика;
- САЙДАМИРОВА КЛАРА, 22.06.1966, муаллими калони кафедраи забони ҳозираи рус;
- БЕГИЕВ ШАРИФ, 22.06.1954, муаллими калони кафедраи таҳсилоти ибтидоӣ;
- МИРЗОЕВ ҚУРБОНАЛӢ, 23.06.1991, мутахассиси шӯъбаи кадрҳо ва корҳои махсус;
- ДАВЛАТОВА ҚАЛАМНИСО, 24.06.1971, ассистенти кафедраи иқтисод ва идора;
- АШӮРОВА САОДАТ, 24.06.1980, ассистенти кафедраи илмҳои компютерӣ;
- НОЗИМОВ ОРЗУ, 25.06.1984, муаллими калони кафедраи иқтисод ва идора;
- ДАВЛАТОВ ФАЙЗИДИН, 25.06.1984, мудири кафедраи забонҳои хориҷӣ ва методикаи таълими он;
- СОБИРОВ ОРЗУ, 25.06.1987, ассистенти кафедраи таърих, ҳуқуқ ва сиёсатшиносӣ;
- ЮСУПОВА ФАЗИЛАМО, 27.06.1961, раиси иттифоқи касабҳои донишҷӯён;
- НУРМАТОВ ШАРОФУДДИН, 27.06.1970, мудири кафедраи мудоғиби граждани ва ОДХ;
- МАҲМУДОВА СИТОРА, 27.06.1990, лаборанти кафедраи физика, методикаи ва таълими он ва технологияи материалҳо;
- СУЛАЙМОНИ АБДУҚАҲҲОР, 28.06.1992, ассистенти кафедраи физика, методикаи таълими он ва технологияи материалҳо;
- ҶУМӢАХОН АЛИМӢ, 28.06.1962, доктори илмҳои филологӣ, профессор, мудири кафедраи забони тоҷикӣ бо методикаи таълими он;
- МУРОДОВ БАҲРИДДИН, 07.07.1978, муаллими калони кафедраи забонҳои хориҷӣ;
- ИСМОИЛОВ ЗАФАР, 08.07.1992, ассистенти кафедраи таърих, ҳуқуқ ва сиёсатшиносӣ;
- АЗИМОВА ШАҲЛО, 10.07.1970, лаборанти кафедраи илмҳои компютерӣ;
- ЗИНАТБИИ САФАРМАД, 12.07.1990, ҳамшираи шавқати осоишгоҳи табобатӣ;
- МИРЗОЕВ ТОҲИР, 12.07.1990, ассистенти кафедраи иқтисод ва идора;
- РАҶАБОВА ЗЕБО, 12.07.1970, мудири кабинети кафедраи сиёсатшиносӣ;
- БОХОНОВА ДИЛОРОМ, 13.07.1985, ассистенти кафедраи назарияи иқтисодӣ ва молия;
- ГУЛМИРЗОЕВ АБДУЛҲАМИД, 14.07.1974, номзади илмҳои педагогӣ, муаллими калони кафедраи мудоғиби граждани ва ОДХ;
- ДАВЛАТОВ МАҲМАДСАФАР, 15.07.1955, муаллими калони кафедраи адабиёти тоҷик ва журналистика;
- ОДИНАЕВА ДАВЛАТБӢ, 16.07.1973, коргузори дабирхона;
- ҚУРБОНОВА САФАРМО, 18.07.1962, ассистенти кафедраи забони русӣ;
- ЗАЙНАЛОВ ҚУРБОН, 20.07.1958, муаллими калони кафедраи фалсафа;
- ШАМОЛОВ НУСРАТУЛЛО, 22.07.1961, ассистенти кафедраи адабиёти рус ва хориҷӣ бо МТЗАР;
- НУРМАТОВА ЗАРИНА, 24.07.1980, ассистенти кафедраи забони русӣ;
- НОЗИМОВА САОДАТ, 26.07.1984, ассистенти кафедраи адабиёти тоҷик ва журналистика;
- РАШИДОВ УБАЙДУЛЛО, 28.07.1987, ассистенти кафедраи фалсафа;
- САЙДАЛИЕВА СОЧИДА, 29.07.1968, мудири кабинети кафедраи таҳсилоти ибтидоӣ;
- ЛАТИПОВА ЗАЙНУРА, 07.08.1984, ассистенти кафедраи забони рус;
- САФАРОВ БАХТИЁР, 12.08.1971, муаллими калони кафедраи адабиёти тоҷик ва журналистика;
- ТАБАРОВ ШЕРАФҒАН, 15.08.1971, ассистенти кафедраи забони хориҷӣ;
- ПИРОВ МУҲАММАД, 19.08.1989, ассистенти кафедраи илмҳои компютерӣ;
- ҶАМОЛБИИ АМИРҲОН, 20.08.1990, ассистенти кафедраи забонҳои хориҷӣ;
- БОБОЕВ НЕЪМАТ, 25.08.1968, ассистенти кафедраи география ва туризм;
- БОБОЕВА ХУМОРБӢ, 29.08.1972, лаборанти кафедраи тарбияи томақтабӣ;

АКСИ РӮЗ



МУАССИС:

ДОНИШГОҶИ ДАВЛАТИИ КӮЛОБ
БА НОМИ АБӮАБДУЛЛОҶИ
РӮДАКӢ

ҲАЙАТИ МУШОВАРА:

АБДУЛЛО ҲАБИБУЛЛО,
доктори илми физика ва
математика, профессор, Узви
вобастаи АИ ҶТ, ректори
Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба
номи Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ

КАРИМОВ САМАРИДДИН,
доктори илми химия, профессор,
Узви пайвастаи АМТ

ИБОДОВ МАҲМАДУЛЛО,
доктори илми фалсафа,
профессор

ҶУМӢАХОН АЛИМӢ,
доктори илми филология,
профессор

ХОЛИҚОВ САФАР,
номзади илми кимиё

ХУДОЙДОДОВА ШАРОФАТ,
номзади илми филология, дотсент

САЙДАҲМАДОВА ДИЛОРОМ,
номзади илми педагогика,
дотсент

АБДУЛЛОЕВ МАҲМУД,
доктори илми таърих, профессор

МИРЗОЕВ САЛИМ,
доктори илми педагогика,
профессор

ҶӮРАЕВ БОБОХОН,
саромӯзгор

САРМУҲАРРИР:

ҶАҲОНГИР РУСТАМ

КОТИБИ МАСЪУЛ:

ЭРАҶ ДАВЛАТОВ,
номзади илми филология

ҲАБАРНИГОРОНИ ИҲТИЁРӢ:
САМАРИДДИН НАБИЕВ
ГУЛАФЗО ДАВЛАТОВА

САҲИФАБАНД:

АЛИШЕР ЯТИМОВ

Андеша ва ақидаҳои нашршудаи шахсии муаллифон дар мақолоту гузоришҳо ақидаи расмӣ ҳайати эҷодии рӯзнома махсус намешавад. Дурустии асноду далели мақолаҳо ба уҳдаи муаллифон аст.

Рӯзнома дар ҶДДМ
"Мега-принт" ба таъби расидааст.
Адади нашр 4200

Нашрия дар Вазорати
фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон №030/
РЗ-97, 30.08.2017 аз нав ба қайд
гирифта шудааст.

Маводҳо бо забонҳои
тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ нашр мешаванд.
Рӯзнома тариқи обуна дастрас
мегардад.

НИШОНӢ:

735360. ш.Кӯлоб, кӯчаи С. Сафаров 16
E-mail: anvor.donish@kgu.tj
Телефон: корӣ: (83322) 3-31-15,
мобилӣ: 918-13-99-68; 981-00-02-19